

Tadschikisches Alphabet

klein	gross	russisch	buchstabieren	deutsche Umschrift	п	П	пэ	р
а	А	а		a	р	Р	эр	г
б	Б	бэ		b	с	С	эс	s
в	В	вэ		w	т	Т	тэ	t
г	Г	гэ		g	у	У	у	u
ғ	Ғ	ғ		g (im Hals gespr.)	ӯ	Ӯ	ӯ	(u)
д	Д	дэ		d	ф	Ф	ф	f
е	Е	е		e, je	х	Х	ха	ch
ё	Ё	ё		j, jo	ҳ	Ҳ	ҳа	(ch)
ж	Ж	жэ		sh	ц	Ц	цэ	z
з	З	зэ		s	ч	Ч	че	tsch
и	И	и		i	ҷ	Ҷ	ҷе	(tsch)
й	Й	и лраткое		i, j	ш	Ш	ша	sch
к	К	ка		k	щ	Щ	ща	stsch
қ	Қ	қ		(k)	ъ		твёрдый знак	unbezeichnet
л	Л	эль		l	ы		ы	y
м	М	эм		m	ь		мягкий знак	unbezeichnet
н	Н	эн		n	э	Э	э обратное	e
о	О	о		o	ю	Ю	ю	ju
					я	Я	я	ja

Ғ = 0129 (Alt gedrückt)	ҷ	0141	ҷ	ӯ	0161	ӯ
Ғ 0131 Ғ	Ҷ	0142	Ҷ	Ӯ	0162	Ӯ
ҳ 0138 ҳ	қ	0128	қ			
Ҳ 0140 Ҳ	Қ	0144	Қ			

--Deutsch Stand 10.02.05	--Russisch	--Tadschikisch	http://www.ge-li.de
es	оно	ӯ , вай , он ; ин , ҳамин	
sie	она ; они (Pl.)	ӯ , вай , он ; онҳо , вайҳо , онон , эшон	
er	он	ӯ , вай , он	
weiblich	женский	...и зан, занона	
männlich	мужской	...и мард , мардона	
unser(e)	наш/ наша/ наше/ наши	...и мо , аз они мо	
unsere	наша	...и мо, аз они мо	
hausgemacht	домашний	...и хона, хонаги; ...и рӯзгор, ...и хонавода, ..и хона	
euer / eure	ваш / ваша / ваше / ваши	...и шумо, -атон (-ятон), аз они шумо; чизи (моли) шумо; аҳли хонаи шумо, аҳли хонаводаатон ; ...и Шумо (Briefende)	
sonnig	солнечный	..и офтоб, офтобӣ; хурсандона, фараҳбахш, хуш, хушвақтона	
verwandt	родственный	..и хешу табор, ..и хешӣ, ..и хешовандӣ; ба ҳам хеш	
dein(e)	твой / твоя / твоё	..ту, аз они ту; моли ту, чизи ту, ҳаққи ту; аҳли хонадони ту; шавҳар	
überall	езде	(дар) ҳар ҷо, (дар) ҳама ҷо	
gegen	против	(дар) рӯ ба рӯи..., (дар) муқобили	
zugeben, gestatten	допускать	(роҳ) додан, мондан, гузоштан	
besorgen	доставать, достать	(что) гирифтан, баровардан, берун овардан; (до кого-чего) расидан, расондан	
hier	здесь	[дар] ин ҷо; дар ин маврид, дар ин сурат (in diesem Fall)	
Panne	авария	авария, садама, фалокат	
erst	сперва	аввал, аввалан, аз аввал	
Generation	поколение	авлод, аҷдод, насаб, нажд, пушт	
Lastwagen	грузовик	автомобили боркаш	
Auto	автомобиль	автомобиль	
wenn	если	агар, мабодо, модом	http://www.ge-li.de/Tadschik/
Zahl	число	адад, рақам	
aus	из, кончено, выключено	аз	
wissen	знать, Знание	аз афташ, аз афти кор, эхтимол, дониш, донистан	

außen	снаружи	аз берун http://www.ge-li.de
versäumen	упускать/ упустить	аз доираи назар берун нагузоштан
zu viel	слишком	аз ҳад зиёд, беандоза, бениҳоят
daher	оттуда (von dort); поэтому (deshalb)	аз он ҷо, аз ҳамон ҷо бинобар ин
fremd	чужой; незнакомый; приезжий	аз они каси дигар, бегона, ғайр
sterben	умирать/ умереть	аз ханда рӯдакан шудан; аз зиқӣ ба танг омадан;сахт шармсор шуда
seit	с, от, с тех пор,как	аз,
mit	с	аз,
von	от	аз, ...и
durch	через, через	аз, аз миёни..., аз байни..., аз болои
hinter	за , позади	аз, ба
leiden	страдать	азоб дидан, алам (чафо) кашидан, ранҷ бурдан
weggehen	уходить/ уйти	азоб додан, ба азоб монондан; нобуд (ҳалок) кардан
Schuld	вина; долг (Geld,Pflicht)	айб; гуноҳ; сабаб, иллат, боис
Brille	очки	айнак
Sonnenbrille	тёмный очки	айнаки сиёҳ, сабзайнак
sofort	сейчас	акнун
freilich, allerdings, gewiss, selbstverstaendlich	конечно	албатта, бешубҳа, худ аз худ маълум
schon	уже	аллакай, кайҳо, кайҳо боз, акнун; қариб; пеш аз ин ҳам, пештар ҳам
getrennt	раздельный	алоҳида, чудогона, танҳо
Schild	указатель (Hinweis-)	аломат, нишона; рӯйхат, мундариҷа, феҳрист, номгӯй
vereinbaren	договариваться/ договориться	аҳду паймон кардан; ба як қарор омадан; гап задагап зада ба дараҷаи ифрот расидан
dumm	глупый	аҳмақ(она) аблаҳ(она), беақл, бефаросат, кундфаҳм; нодон, содда, соддалавҳ, гӯл; аҳмақона, аблаҳона; фач; бечо, бемаврид
Onkel	дядя	амак (Bruder des Vaters), тағо (Bruder der Mutter); марди тануманди боқувват
aber, sondern	но	аммо, лекин, вале, балки, ҳам
Kohle	уголь	ангишт
englisch	английский	англиси, ...и англисҳо, ... и Англия
genau	точный	аниқ, саҳеҳ, дуруст, дақиқ; муайян; боинтизом, ботартиб
schwitzen	потеть/ вспотеть	арақ кардан (баровардан)
gemischt	смешанный	аралаш кардашуда, омехташуда; дурага; гуногун, ҳар хел, ҳархела
Buchung	заявка	арз, тақозо, дархост, талаб, даъво, хабар; талабнома
billig	дешёвый	арзон; хушқу холи, бемаъни, ночиз, беаҳамият
Besteck	прибор	асбоб
Schreibbedarf	письменный принадлежности	асбоби таҳрир
gibt, es -	есть	аст, ҳаст; будан, шудан;
es gibt	есть	аст, ҳаст; будан, шудан;
Vorort, Vorstadt	пригород	атрофи шаҳр, музофоти шаҳр, беруни шаҳр
Museum	музей	аҷоибхона , музей
entschuldigen, (s.)	извинять(ся) / извинить (ся)	афв кардан, маъзур доништан (доштан, шуморидан), бахшидан / узр хоштан (пурсидан), афв талабидан
fallen	падать, упасть	афтидан, афтодан, ғалтидан, рехтан; боридан
informieren	информировать(ся)	ахборот (маълумот) додан, хабардор (воқиф) кардан, информация додан ; ахборот (маълумот) гирифтан, хабардор (воқиф) шудан, информация гирифтан
Müll	мусор	ахлот , хокрӯба , хасу , хошок
Flughafen	аэропорт	аэропорт
riechen	нюхать/ понюхать ; пахнуть (Ger.ausstroem)	бӯ кашидан , бӯ кардан , бӯидан
Geruch	запах	бӯй
in	в	ба
zurück	назад	ба ақиб , ақиб , ба пушт, ба пас
über	над ; более (mehr als)	ба болои ... , дар болои
entlang	вдоль	ба дарози, ба қад, қад-қади
hinein	внутри	ба дарун, дарун
besuchen, jdn	посещать, посетить	ба дидани, рафтан, омадан, ба тамошо рафтан; рӯй (рух) додан

genug	достаточно	ба қадри кифоя, бисьер, хеле, ба дараҷаи кофи; басанда (бас, кифоя) аст, кофист
außer	кроме	ба ғайри..., ба ғайр аз; ба чуз
erinnern	напоминать / напомнить	ба ёд овардан , хотиррасон кардан , ба хотир расондан , ба ёд андохтан
kaum	едва	ба зур, бо душвори, бо заҳмат; қариб, наздик; камакак, андак, саҳл (einige); навакак, акнун
mieten	нанимать, брать/ взять	ба кор гирифтан, киро кардан
Vergewaltigung	изнасилование	ба номус таҷовуз кардан(и)
umarmen	обнимать/ обнять	ба оғуш гирифтан , ба бағал кашидан , оғуш (бағал) кардан
abwärts	вниз	ба поён, ба тағ, ба зер
rechts	направо	ба тарафи рост , ба рост
links	налево	ба тарафи чап , ба чап ; дар тарафи чап
statt	вместо	ба ҷои ..., ба ивази ..., ба бадали ...
anstatt	вместо	ба ҷои, ба ивази, ба бадали
Heimreise	возвращение домой	ба хонагашта омадан(и)
weg	прочь	ба як тараф (сӯ), ба канор, дур
fort	прочь	ба як тараф (сӯ), ба канор, дур
nach	в, к, после	ба,
auf	на	ба, ба рӯи., ба болои, бар;
zu	к; закрытый (geschlossen)	ба, ба сӯи..., ба тарафи ..., ба пеши ..., ба назди ...; пӯшидашуда, маҳкам кардашуда; пӯшида, баста, болопӯш, маҳкам
Rest	остаток	бақия, боқимонда, пасмонда, бозмонда
schlecht	плохой	бад, ганда, бадсифат, расво, вайрон
böse	злой	бад, шарир; бадқаҳр, хашмгин; газанда; азиятдиҳанда; саҳт
unglücklich	несчастный	бадбахт(она) , бетолеъ , мусибатзада , аламазада , бечора
Unglück	несчастье	бадбахти , бетолеи , фалокат , мусибат
Unfall	несчастный случай	бадбахти , фалокат
Gepäck	багаж	бағоч, бор
international	международный	байналхалқи
zwischen	между	байни..., дар байни..., мобайни..., миёни..., дар миёни..., дар миёнаи
hoch	высокий	баланд; қаддароз, қадбаланд; фаровон, зиёд (Prozent); аъло, баланд; фаҳри, ифтихори; оли; олиқадр, муҳтарам; начиб; мутантан, дабдабанок
laut	громкий	баланд; машҳур, баланд; овозадор, пурғулғула; тумтароқ; хушқу холи
Höhe	высота	баланди, иртифоъ; боло; бузурги; дараҷа, савия; теппа;
wertvoll	ценный	баҳодор, қиматдор, арзишдор
Meer	море	баҳр , дарё
Verband	повязка	банд, бандина, бандиш
Hafen	порт	бандар, бандаргоҳ, лангаргоҳ; шаҳри бандарӣ
Bank (Kasse, Sitz-)	банк, скамейка	банк, нимкат, харак
Bar	бар	бар, парма, пастоб
früh	ранний, рано	барвақт, барвақтӣ, бармаҳал
Rückkehr	возвращение	баргардондан(и), гашта (пас) додан(и)
anbieten	подносить, поднести	бардошта наздик кардан
putzen	убирать/ убрать	бардоштан, бурдан, дур кардан, баровардан; хориҷ кардан; партофтан
Blitz	молния; вспышка	барк, чароғак, оташак
wiegen	взвешивать/ взвесить; весить (Gewicht haben)	баркашидан
gleich	равный, одинаковый, сейчас (sofort)	баробар
Bruder	брат	бародар; ака; додар, ука, уко,
weil	потому что; так как (da)	барои он, аз он сабаб, зеро ки, чунки
denn	потому что (weil)	барои он, аз он сабаб, зеро ки, чунки
für	для, за	барои..., аз барои..., ба хотири..
Ausgang	выход	баромад, баромадан(и)
Ausfahrt	выезд	баромадан, равонашави, кучидарави, раҳсипоршави, азимат
stammen	происходить	баромадан, тааллуқ доштан, мансуб будан
Notausgang	запасный выход	баромадгоҳи эҳтиётӣ
Behörde	учреждение	барпо (ташкил, таъсис) кардан(и); идора, муассиса, ташкилот
schneien: es schneit	идёт снег	барф меборад http://www.ge-li.de/Tadschik/
aufhören	переставать, перестать	бас кардан, қатъ (тамом) кардан, даст кашидан
zuschließen	запирать/запереть	бастан, маҳкам кардан, қуфл (маҳкам) кардан, ғалака андохтан

packen	упаковывать/ упаковать	бастан, печонда бастан
verabschieden, s.-	прощаться/ проститься (с)	бахшида шудан, афв карда шудан
lassen	дать, давать	бахшидан
geben	дать, давать	бахшидан
schenken	дарить / подарить	бахшидан, ҳадья, додан, пешкаш кардан, 2.сазovor донистан
Geschenk	подарок	бахшиш, ҳадья, пешкаш, тўҳфа, армуғон, савго ти, раҳовард
nachher	потом	баъд, сипас, пас, сонӣ
danach	потом	баъд, сипас, пас, сонӣ
nach	после	баъд, сонӣ, пас
manchmal	иногда	баъзан, гоҳо, гоҳ-гоҳ
ohne	без	бе ; дар ғайби ; ...кам
hereinkommen	входить/войти	бе пурсиш даромадан манъ аст; дахл доштан, дар назар доштан
eintreten	входить / войти	бе пурсиш даромадан манъ аст; дахл доштан, дар назар доштан
unhöflich	невежливый	беадаб(она) , беодоб(она) , дағал(она) , беназокат
Abend	вечер	беғоҳ(й), шаб, шом,
unschuldig	невинный	беғуноҳ , беайб
wecken	будить/ разбудить	бедор кардан, аз хоб хезондан; барангехтан; аз нав зинда (пайдо) кунондан
wach	бодрствующий	бедори, хушъери, бедор будан
hässlich	некрасивый	безеб , баднамо , бадафт
abbestellen	отменять	бекор (лағв, ботил, мансух) кардан, барҳам додан; мавқуф гузоштан
stornieren	аннулировать	бекор (лағв) кардан, аз эътибор соқит кардан
unverschämt	бесстыдный	беҳаё(ёна), бешарм(она), густоҳ (она),
bewusstlos	бессознательный	беҳуш, мадҳуш, беҳис; беихтиёр, беидрок(она)
ungern	неохотно	бемайлу рағбат , бо дили ноҳоҳам
Benzin	бензин	бензин http://www.ge-li.de
umsonst	бесплатно; напрасно (vergeblich)	бепул, бемузд, ройгон, маҷзони, муфт
draußen	на улице (im Freien)	беҷой , бемакон , беҳона
sicher	безопасный; наверное (wahrscheinlich)	беҳатар, беҳавф, эмин
Sicherheit	безопасность; гарантия	беҳатари, амният, беҳатар (беҳавф) будан(и)
ungültig	недействительный	беэтибор , аз эътибор соқитшуда , бекор(а)
Wüste	пустыня	биёбон, саҳро, бодия, чўл ; ҷои беодам (бекас) (безлюдное место)
Fahrkarte	билет	билет
Eintrittskarte	входной билет	билет ... и даромад,и даромадгоҳ
Gebäude	здание	бино, иморат
deshalb	поэтому	бинобар ин, ба ҳамин сабаб, аз ин ҷиҳат, ҷунончи, аз ин ваҷҳ
viel	много	бисъёр , хеле , зиёд
Formular	бланк, формуляр	бланк
Rad fahren	кататься на велосипеде	бо велосипед сайр кардан
doch	всё-таки (jedoch)	бо вучуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки...
trotzdem	всё-таки	бо вучуди ин (он), ба ҳар ҳол; қатъи (сарфи) назар аз он ки...
trotz	несмотря на	бо вучули... , қатъи назар аз , сарфи назар аз
gern	охотно	бо ҷону дил, бо майлу рағбат, бо шавқу ҳавас, бо мароқи том
höflich	вежливый	боадаб, боназокат, хушмуомила
Großvater	дедушка	бобочон; дед
glauben	верить	бовар кардан (доштан); имон (эътиқод) доштан; бовар доштан
Garten	сад; огород (Gemuese)	боғи
wieder	опять	боз, аз дигар, аз нав, аз сари нав, дубора
noch	ещё	боз, боз ҳам, илова бар он; то ба ҳол, то ҳол, ҳозир, ҳанӯз, ҳоли ҳозир; кайҳо; ҳоло, ҳоло боз; боз ҳам; ҳанӯз бошад ҳам
anhalten	останавливаться, остановиться	боздошта (нигоҳ дошта) шудан
spielen	играть	бози кардан, бозидан
Spielzeug	игрушка	бозича
Markt	рынок	бозор
reich	богатый	бой, давлатманд, доро, сарватманд, ғани, сероб; фаровон сероб
Erwachsen(er)	взрослый	болиғ, қадрас, калон
Kissen	подушка	болишт, болин, тағья, лўла
oben	наверху	боло , дар боло , дар баланди
steigen	подниматься/ подняться	боло (баланд) шудан, ба боло рафтан, ба боло баромадан

Dame	дама	бону, хонум; зан (Frau); зани шавҳардор (Ehefrau); зан (beim Tanzen), духтар; модка
Ding	вещь	бор, бору бун, молу мулк, лоқу пар, кола, амвол
Last	ноша, бремя	бор, ҳамл, вазнини, гарони, фишор
Mal	раз	бор, мартаба, дафъа, карат
einmal	раз ; однажды (einst)	бор, мартаба, дафъа, карат; вақте, боре, замоне; як бор, як дафъа
dünn	тонкий ; худой (Mensch)	борик, тунук, маҳин; нозук; моҳирона; хуштаъм; зариф, латиф, нафис
Regen	дождь	борон
Zoll	пошлина; таможня (Institution)	боч, хироч, гумрук
Aufenthalt, (-unterwegs)	пребывание, (остановка)	бошиш, истиқомат, будан(и), истодан(и)
müssen	должен/должна	бояд
sollen	должен/ должна	бояд
Ehe	брак	брак, нуқсон, сақат (маҳсулоти нуқсондор)
gewinnen	выигрывать/выиграть	бурдан
tragen	нести, носить	бурдан, бардошта бурдан, шитобон бурдан
schneiden	резать/ нарезать	буридан, катъ (чок) кардан, пора кардан
küssen	целовать/поцеловать	бӯсидан, бӯса кардан (гирифтан), муччӣ кардан
Büro	бюро	бюро
u.s.w. (und so weiter)	и т.д. (и так далее)	ва ғ. (ва ғайра)
Zeit	время	вақт
Gewicht	вес	вазн; эътибор, обру
schwer	тяжёлый	вазнин, гарон, сангин; ҳомила, ҳомиладор, буғӯз, дучон; бесулуқай
zerstören	разрушать/ разрушить	вайрон (хароб) кардан;
verdorben	испорченный	вайрон (хароб) кардашуда, оз кор баровардашуда; вайрон, ганда, хира; бад, ганда, ногувор; расво, бадахлоқ(она)
defekt	испорченный	вайрон (хароб) кардашуда, оз кор баровардашуда; вайрон, ганда, хира; бад, ганда, ногувор; расво, бадахлоқ(она)
stören	нарушить / мешать	вайрон кардан / каллоқ задан
Währung	валюта	валюта; воҳиди қиёсии пули ягон давлат; пули давлатҳои хориҷа
Kreditkarte	кредитная карточка	варақаи кредити , карточкаи қарз
Sport	спорт	варзиш, спорт
breit	широкий	васеъ, фарох, сербар; кушод
Heimat	родина	ватан, диёр
Versprechen	обещание	ваъда , қавл
Fahrrad	велосипед	велосипед
Abschied	прощание	видоъ, падруд, хайрбод
Visum	виза	виза; қайди рухсати шахси вазифадор; рухсатнома, иҷозатнома, рухсат, иҷозати ҳукумат, ки дар паспорт барои ворид шудан ба мамлакате ё хориҷ шудан аз он қайд мешавад
Ereignis	событие	воқеа, ҳодиса, рӯйдод
Gelegenheit	случай	воқеа, ҳодиса; тасодуф, воқеаи тасодуфӣ; фурсат, маврид, мавқеъ
befinden	находиться	воқеъ будан, будан, ёфта шудан
sein	быть	воқеъ будан; доштан; руй додан, ба вуқӯъ омадан; рафтан
passieren	случаться/ случиться	воқеъ шудан, рӯй додан, ба вучуд омадан, иттифоқ афтодан
Bahnhof	вокзал	вокзал
schrecklich	ужасный	воҳиманок, бадвоҳима, даҳшатнок, мудҳиш; фоҷиавӣ, фоҷианок
Mittel	средство	восита, васила, тариқ, чора, роҳ, тадбир; воситаҳо; дору, даво, ашьё
Größe	величина; размер (Kleider)	вусъат, бузурги, миқдор, андоза
Grab	могила	гӯр , қабр , лаҳад
sammeln	собирать/ собрать	гадой кардан, садақаталабӣ кардан
Zeitung	газета	газета, рӯзнама
beißen	кусать, укусить	газидан ; сӯзондан , хорондан ; буридан (бо анбӯр)(techn.)
reden	говорить	гап задан, харф задан
sagen	говорить/ сказать	гап задан, харф задан; гувоҳи додан; гуфтугӯ кардан, гап задан, сӯҳбат (чақ- чак) кардан
Pfand	залог	гарав; зомин, гаравгон; исбот
Kaution	залог	гарав; зомин, гаравгон; исбот
Garage	гараж	гараж
spazieren gehen	гулять	гардиш (сайр) кардан, сайрӯ гашг кардан; кор накардан, истироҳат кардан, дам гирифтан; майнӯши (кайфу сафо, айшу ишрат) кардан, хурсанди кардан; ишқварзи кардан

Kurve	поворот	гардиш, гардондан(и), тоб додан(и), тофтан(и)
beachten	обращать, обратить внимание	гардондан, нигарондан, равона кардан
Heizung	отопление	гарм кардан(и)
heiß	горячий, жаркий (Wetter)	гарм, чўшон, тафсон, сўзон; пурчўшу хурўш, гарму чўшон, оташин, пурҳарорат, тундмизоч, оташинмизоч; авчи, долу зарб (Zeit)
warm	тёплый	гарм; меҳрубон(она), самимй, самим(она); фарам, дилнишин, хуш
wieder kommen	возвращаться/возвратиться	гаштан, гашта омадан, баргаштан, бозгаштан; аз нав шуруъ кардан
Deutschland	Германия	Германия, немис http://www.ge-li.de
Empfänger	получатель	гиранда, дарьёфткунанда
rund	круглый	гирд , лўнда , мудаввар , доирашакл
nehmen	брать/взять	гирифтан, бардоштан
erhalten	получать / получить	гирифтан, дарьёфт кардан, ба даст овардан
Empfang	приём	гирифтан(и), қабул кардан(и), даровардан(и); хўрдан(и), нўшидан(и)
schwindlig	подверженный головокружению	гирифторшуда, мубталошуда, дучоршуда
weinen	плакать/ поплакать	гирья кардан, гиристан, оби чашм кардан, ашк рехтан
Gitarre	гитара	гитара
Staatsangehörigkeit	гражданство	гражданият, табаият; граждано
Zeuge/ Zeugin	свидетель/ ница	гувоҳ, шоҳид
erkundigen, s. -	справляться / справиться	гузарондан, кардан; харидан, дўзондан, созондан, тараддуд кардан
Vergangenheit	прошлое	гузашта, пеш, пешина
Durchreise	проезд	гузаштан(и), рафту омад, убур
Blume; Blumen	цветок; цветы	гул, шукуфа
verlieren	терять/ потерять	гум кардан, аз даст додан; маҳрум шудан; хароб шудан, сабук шудан
Sünde	грех	гуноҳ
Raum	помещение	гунчондан(и), чой додан(и), чой кардан(и), гузоштан(и)
Katze	кошка	гурбаи мода , гурба , пишак ; пўсти гурба (пишак) (techn.)
hungrig	голодный	гурусна, гушна
Hunger	голод	гуруснаги, гушнаги; қаҳти, хушксоли, гуруснаги; камьёби, ноёби
Gruppe	группа	гурӯҳ
begleiten	проводить, провожать	гусел кардан, гуселондан
sprechen	говорить	гуфтан, сухан рондан, гап задан (was ueber wen,was)
Ferngespräch	междугородный разговор	гуфтугуи байни шаҳрҳо
Unterhaltung	разговор;	гуфтугу, гуфтушунид, гап, сўҳбат, мусоҳиба; гапзанӣ, гапзанонкунӣ
Gespräch	разговор	гуфтугу, гуфтушунид, гап, сўҳбат, мусоҳиба; гапзанӣ, гапзанонкунӣ
mögen	любить	дўст (азиз) доштан, нағз дидан ; майл (ҳавас , рағбат , шавқ) доштан ; нағз дидан , дўст доштан
lieben	любить	дўст (азиз) доштан, нағз дидан ; майл (ҳавас , рағбат , шавқ) доштан ; нағз дидан , дўст доштан
Freund/in	друг/ подруга	дўст, ёр, чўра; тарафдор, дўстдор, пайрав, ишқбози чизе /
überholen	обгонять/ обогнать	давида гузаштан , пеш гузаштан , пеш рафтан , пешқадам шудан
laufen	бегать, бежать/ побежать	давидан, тохтан, даводави кардан ; гурехтан
Staat	государство	давлат
fortsetzen	продолжать/продолжить	давом (идома) додан, давом кунондан; тўл (кашол) додан
verlängern	продолжать/ продолжить	давом (идома) додан, давом кунондан; тўл (кашол) додан
dauern	продолжаться	давом ёфтан (доштан), давом кардан, идома ёфтан, тўл (кашидан)
Dauer	продолжительность	давом, давомнокӣ, давомот, тўл (тўлони) будан(и), муддат
Minute	минута	дақиқа
fürchterlich	страшный	даҳшатнок, даҳшатангез, мудҳиш, ҳавлноқ; хатарнок, хавфнок; сахт
rechtzeitig	вовремя	дар вақташ, дар сари вақт, дар мавридаш
kürzlich	недавно	дар қариби , ба қариби
an	при, у	дар назди, дар пеши, дар наздикии, дар хузури, дар пешгоҳи....
bei	у	дар назди, дар пеши, дар паҳлуи; бо ҳамроҳии...
da	там (dort); тогда (dann); так как (weil)	дар он чо, он чо; баъд, сонӣ
wie dem auch sei	как бы то ни было	дар ҳар ҳол

daheim	дома	дар хона (eigenes); дар ватан, дар диёри худ (Heimat)
innen	внутри	дар, дар даруни ..., дар дохили ..., андаруни ...
Türe	дверь	дар, дари даромад
verständigen, jdn -	давать/ дать знать	дарак додан
Grad	градус	дараҷа; зури (воҳиди ченкунии зӯрии спирт); ҳадди охир
Baum	дерево	дарахт; чуб, тахта
Kaffee	кофе	дарахти (буттаи) қаҳва ; донаҳои қаҳва, кофе
Schmerzen	боль	дард; алам, дилсузи
meinen	полагать	дареғ надостан, тамоман бахшидан
nötig	нужный	даркори , зарури
liegen	лежать	дароз кашидан , ёзидан , ёнбош кардан , хобидан , хоб кардан
lang	длинный; далёкий; долгий	дароз, дур, чӯнг; баланд, калон; дураст;
Länge	длина	дарози, тӯл, қад; муддат, кашоли
einreisen	въезжать / въехать	даромадан (савора); боло баромадан (савора); сокин шудан (поселиться), ҷой гирифтан
Eingang	вход	даромадан(и), дохилшави (Bedeutung); даромадгоҳ, роҳи даромад, дари даромад (Ort)
innerhalb	внутри; в течение (zeitl.)	дарун
drin, drinnen	внутри	дарун, дар дарун, дар дохил, андарун
Fluss	река	даръё, наҳр, рӯд
Strauß	букет	дастаи гул, гулдаста; нақҳат, хушбуи, хуштаъми
servieren	сервировать	дастархон оростан, суфра ҳозир кардан
betreten	входить, войти	дахл доштан, дар назар доштан
Ferienhaus	дача	дача, боғ, боғот
schimpfen	ругать/ выругать	дашном додан, ҳақорат кардан; мазаммат (сарзаниш, маломат)кард
Ebene	равнина	дашт
Feld	поле	дашт, саҳро; киштзор, мазраа
einladen	приглашать / пригласить	даъват (таклиф) кардан, ҷеғ задан, хондан, хостан
nennen	называть/ назвать	даъват (хабар) кардан , ҷеғ задан , хондан
Dorf	деревня, село	деҳа, деҳ, қишлоқ, русто; мардуми деҳа (қишлоқ), аҳолии деҳа (қишлоқ), деҳқонон
verspäten,s.-	опаздывать/ опоздать	дер мондан (омадан) , бевақт мондан , ҳаял кардан
später	позже	дер, бевақт
spät	поздний	дер, бевақти http://www.ge-li.de/Tadschik/
andere, der die das die	другой, другая, другое, другие	дигар
anders	по-другому	дигар хелтар (навътар), ба таври (ба тарзи) дигар
ändern	переделывать, переделать	дигаргун кардан, аз нав сохтан, дубора сохтан, аз нав кор кардан
merken	замечать/ заметить	дида мондан, дидан; дар ёд (хотир) доштан, ба хотир гирифтан; қайд (ишора) карда мондан; гӯшрас (гӯшзад) кардан, гуфта мондан, ёдовар шудан
sehen	видеть/ увидеть; смотреть	дидан; вохурдан; тасаввур кардан
Achtung	внимание	диққат, тавачҷуҳ, парво, эътибор
Herz	сердце	дил, калб
Übelkeit	тошнота, дурнота	дилбеҳузурӣ, дилбеҷошавӣ; нафрат, кароҳат; дилбеҷоӣ, дилбеҳудӣ
frieren	холодно (jdm ist kalt)	дилхунукона, дилсардона, дилу бедилон; сард (хунук) пст
Konfession	вероисповедание	дин, мазҳаб
schreien	кричать	дод задан (Angst), доду вой кардан (гуфтан)(Schmerzen) ; дод гуфтан , баланд-баланд гап задан (laut); фаръёд кардан (wen,wem), ҷеғ задан , садо кардан ; чанг (ҳақорат) кардан, дашном додан ; бисъёр гап задан , чор задан , таъриф кардан ; ба назар бисъёр намоён будан
Sendung	передача	додан(и), супурдан(и), таҳвил; нақл, баёнкунӣ
Zuschlag	доплата	додани бақияи пул; пули иловаги, пули боқимонда
Personalien	данные о личности	додашуда
erkennen	узнавать / узнать	донистан, ; тасаввур ҳосил кардан, дониста гирифтан; чашидан

kennen	знать	донистан, огоҳи (хабар) доштан, бохабар (воқиф, огоҳ) будан; шинохтан ; балад будан; тасаввур[от] доштан ; ошнои доштан, шиносо будан ; ҳис кардан, дарк кардан, донистан, фаҳмидан ; аз сар гузарондан, таҳаммул кардан ; эътироф (икрор) кардан ; оё медони (медонед), медони чи, медонед чи
erfahren	узнавать / узнать	донистан, шинохтан, фаҳмидан, хабардор шудан; тасаввур ҳосил кар
Medikament	лекарство	дору , даво , дармон
Apotheke	аптека	дорухона, доруҳо
inbegriffen	включённый	дохил карда истода, дохилкунон; ҳамчунин, ҳисоб карда, аз (дар) он ҷумла
halten	держать; останавливаться	доштан, даст гирифтан; нигоҳ доштан; боздоштан, нигоҳ доштан;
haben	у ... (есть), иметь	доштан, дорои чизе будан, соҳиб будан; хостан
behalten	удерживать, удержать	доштан, нигоҳ доштан (боздоштан)
Diebstahl	кража	дузди , ғорат
stehlen	красть/украсть	дуздидан , дузди кардан
Welt	мир, свет	дунё , олам , ҷаҳон , гети
segnen	благословлять	дуои хайр кардан, фотиҳа додан, баракат хостан, хайрбод гуфтан
weit	далёкий, далеко, дальний	дур, дурдаст
Lüge	ложь	дурӯғ , кизб
gewiss	верный	дуруст, рост, саҳех
befreundet sein mit	дружить с	дусти кардан, дуст будан http://www.ge-li.de/Tadschik/
doppelt	двойной	дутаги, дуқабата, дугона; ду баробар зиёд, дучанд
Tochter	дочь	духтар
Cousine	кузина	духтари амак , амакбача ; духтари амма , аммабача ; духтари хола , холабача
Mädchen	девочка(keines) ; девушка (junges)	духтарча, духтарак; духтар, ҷавондухтар, дӯшиза; хизматгорзан, духтархона (Dienst..)
Fräulein	девушка; госпожа	духтарча, духтарак; хонум, бону, оим, бегим
Arzt	врач (wratsch)	духтур
Doktor	доктор	духтур, табиб; доктор
Zahnarzt	зубной врач	духтури дандон
Montag	понедельник	душанбе
schwierig	трудный	душвор, мушкил, сахт, вазнин, пурмашаққат, пурзаҳмат; бад, яқрав
Wartezimmer	приёмная	қабулгоҳ, хонаи қабул
Boot	лодка	қаиқ, заврақ http://www.ge-li.de/Tadschik/
Anmeldung	прописка	қайд (сабт) кардан(и), қайд (сабт) кунондан(и)
knipsen	снимать/ снять (Foto)	қаймоқи чизеро гирифтан
Schloss	замок; замоk (Tuer-)	қалъа; кӯшк ; қуфл, қулф (Tuer)
Café	кафе	қаҳвахона
Kneipe	кафе, пивная	қаҳвахона, пивоҳона
ärgern, (über)	сердиться, рассердиться (на)	қаҳр кардан, ба хашм омадан; хафа шудан, ранчидан
Geldbörse	кошелёк	қапчуқ , ҳамён ; пул , давлат , сарват
Brieftasche	бумажник	қапчуқ, ҳамён; корманди саноати коғазбарори
schulden	должен/ должна	қарздор
entscheiden, s.-	решать(ся) / решить(ся)	қарор додан, ба хулоса омадан
beschließen	решать, решить	қарор додан, ба хулоса омадан; қарор кардан (баровардан)
Entschluss	решение	қарор кардан(и), халқунӣ, ҳал; хулоса; ҳукм; ҳал оқибат
Ortschaft	посёлок	қасаба, посёлка http://www.ge-li.de
teuer	дорогой, дорого	қимат, гарон, қиматбаҳо, гаронбаҳо; азиз, меҳрубон; ёрам, бародар, дӯстам, азизам
wertvoll	ценный	қиматбаҳо, арзанда
Teil	часть	қисм, ҷузъ, ҳисса
Löffel	ложка	қошуқ , ҷумча
können	мочь ; уметь(faehig sein)	қувва , қувват , тавон , мадор ;
Gipfel	вершина	қулла, нуг, сар, теға; ҳадди камол
Sieg	победа	ғалаба, ғолибият, зафар, фатх, фирӯзӣ
sorgen	заботиться о	ғам хӯрдан http://www.ge-li.de/Tadschik
kümmern, s.- um	заботиться	ғам хӯрдан, ғамхори кардан, ташвиш кашидан, бесаришта шудан
Westen	запад	ғарб, мағриб, бохтар

dick	толстый	ғафс; фарбех, тануманд, чорпахлу; (о голосе, звуках) паст
oder	или	ё, ё ... ё, ё худ, ё ки, ё ин ки, ва ё; инчунин, ва; вагарна, дар акси ҳол, набошад, ки; яъне, ба ибораи дигар, ё худ, ё ин ки...; ё, шояд, балки
entweder ... oder или ... или	ё....ё
Europa	Европа	Европа
Europäer/in	европеец / европейка	европои, аврупои, аҳли Европа / европоизан, европоидухтар, зани (духтари) европои
helfen	помогать/помочь	ёри додан (расондан), ёрмандӣ (кӯмак) караан, мадад расондан
Hilfe	помощь	ёри, ёрмандӣ, мадад, имдод, кӯмак
finden	находить, найти	ёфтан, пайдо кардан, кофта ёфтан, кашф кардан
Zeitschrift	журнал	журнал, маҷалла; дафтар
Sprache	язык	забон
Frau	женщина; госпожа	заиф(а), занак
Gift	яд	заҳр
Erde	земля	Замин (Planet); хушки, замин (trockenes, festes Land); замин, хок (Boden, Grund); рӯи замин, замин (Oberflaeche); замин (Territorium); сарзамин (Land); диёр, хок ; замин, таҳранг (Ton, Gewebe)
heiraten	жениться, выходить замуж	зан гирифтан, хонадор шудан
Ehefrau	жена	зан, ҳамсар завҷа; заиф(а), занак
klingeln	звонить/ позвонить	занг (зангӯла) задан, ноқӯс задан; http://www.ge-li.de
anrufen	звонить, позвонить	занг задан, ноқӯс задан; суханчини кардан, овоза паҳн кардан; ба телефон ҷеғ задан, телефон кардан
Klingel	звонок	занг, ҷарас, зангӯла
Anruf	звонок	занг, ҷарас, зангӯла
telefonieren	звонить/ позвонить	занг, ҷарас, зангӯла; суханчини (хабаркаши, ғайбат) кардан, овоза паҳн кардан
verheiratet	женатый ; замужняя (mit einem Mann)	зандор, хонадор
Ehepaar	супруги	зану шавҳар, зану шӯй
schaden	вредить/ повредить	зарар (зиён, осеб) расондан, вайронкори кардан
beschädigen	повреждать, повредить	зарар (офат) расондан, осеб овардан, зиён расондан (овардан)
ungesund	вредный	зарарнок
schädlich	вредный	зарарнок, зараррасон, зиёнрасон, зиёнбахш, осебнок
gelb	жёлтый	зард; заҳир; виҷдонфурӯш, хоин
langweilig	скучный	зиқовар, дилгир, дилтангкунанда; дилтанг, зиқ, хафа
Treppe	лестница	зина , зинапоя , нардбон , пиллагон
Reservierung	бронирование	зиреҳпушони, зиреҳпуш кардан(и)
leben	жить	зистан, зиндаги кардан, умр дидан
wohnen	жить	зистан, умр ба сар бурдан; истиқомат кардан, сукунат доштан;
häufig	частый, часто	зич, ҷафс
oft	часто	зич, ҷафс
geboren	рождённый	зоидашавӣ, таваллудшавӣ, таваллудъёбӣ, ба вучуд омадан
schnell	быстрый	зуд, тез, босуръат; тезгард, бодпо; ҷуст, чолок, чаққон; тезфаҳм, хушфаҳм, хушзеҳн; пуравҷ; бошитоб, шитобон
Gottesdienst	богослужение	ибодат, тоат, намоз
Anfang	начало	ибтидо, сар, аввал
Geldwechsel	обмен денег	иваз , бадал
umtauschen	обменивать/ обменять	иваз (бадал) кардан ; алиш кардан
ersetzen	заменять / заменить	иваз (бадал) кардан, дигар кардан; ҷо гирифтан
Ersatz	замена	иваз (бадал) кардан(и); иваз, бадал
Fest	праздник	ид, ҷашн, тантана
Feiertag	праздник	ид, ҷашн, тантана
Ideal	идеал	идеал, мақсади оли; тимсол; орзу, орзуи дил, ормон
Idee	идея	идея, ғоя, мафкура, фикр, ақида; фикри асоси, ният, андеша
Amt	управление	идоракуни, роҳбари
Klima	климат	иқлим, обу, ҳаво
außerdem	кроме того	илова бар ин, ба ғайр аз ин
zusätzlich	дополнительный	иловаги, изофаги, ...и илова; пуркунанда
quittieren	расписываться/ расписаться	имзо кардан, даст мондан
möglich	возможный	имконпазир, эҳтимоли; мумкин, шудани
heute	сегодня	имрӯз

Ermäßigung	льгота	имтиёз , сабуки
diese(-r, -s)	этот / эта / это / эти	ин, ҳамин
ablehnen	отказываться, отказаться	инкор кардан, ба гардан нагирифтан, тан надодан, мункир шудан; рози (ризо) нашудан, нахостан, даст кашидан, гардан тофтан
wählen	выбирать/ выбрать	интихоб кардан, хоста (чудо карда) гирифтан; хостан; баровардан, чудо карда баровардан; кашидан, кашида берун баровардан
auch	тоже	инчунин, ҳамчунин, хам, низ
Jesus	Иисус	Исо
Erloeser	спаситель	Исо, Масеҳо, Наҷотдиҳанда
benutzen	употреблять	истеъмол кардан, истифода кардан (бурдан), ба кор бурдан
kosten	стоить	истодан, арзидан, нарх (қимат) доштан; киро будан;
stehen bleiben	останавливаться/ остановиться	истодан, бозистодан, қарор гирифтан, аз ҳаракат мондан
stehen	стоять	истодан, қарор истодан; таваққуф кардан; будан, ҷорӣ набудан
Friede	мир	иттифоқ , розиги , тифоқи , соз будан(и)
erledigen	выполнять / выполнить	ичро (адо) кардан, ба анҷом расондан, ба чо овардан; кашидан, сохтан
Ei	яйцо	иухм, ҳучайра
besetzt	занятый	ишғол кардашуда, тасарруф кардашуда, гирифташуда; банд, машғули кор
Appetit	аппетит	иштиҳо
teilnehmen (an)	участвовать	иштирок кардан, ҳамроҳ шудан, ҳамроҳӣ кардан; шарик будан
Baby	младенец	кӯдак, бача, тифл
See	озеро; море (die -)	кӯл ; баҳр , дарёё
Decke	одеяло (Bett) ; потолок (Zimmer)	кӯрпа , кампал
kurz	короткий, коротко	кӯтоҳ ; наздик (Beziehung); қатъи, тез, фахри
Stockwerk	этаж	кабат, ошьёна
blau	синий	кабуд, нилоби; кабудшуда
als	когда, как, чем, нежели	кай, кадом, вақт, чӣ вақт
genießen	наслаждаться/насладиться ся	кайф (маза) кардан , лаззат бурдан , хузур (ҳаловат) кардан , айшу ишрат (кайфу сафо) кардан
Schalter	выключатель; окошко (Fahrkarten-)	калидак, калиди электр
Wort	слово	калима, сухан, гап; ҳарза, сафсата; шеър; гуфтор; нутқ; ваъда, қавл
Kapelle	часовня; оркестр	калисои хурд ; оркестр
groß	большой; высокий (hoch); великий (bedeutend)	калон, бузург
wenig	мало, немного	кам , андак
bisschen, ein -	немного	кам, камакак, каме, камтар, андак, қадре
arm	бедный	камбағал(она), кашшок(она), бенаво, бечора, мискин, фақир
zeigen	показывать/ показать	камдидор будан, камнамо шудан
Kanal	канал	канал ; ҷўйбор, канали (ҷўи) объёри ; корез, қубур (Abfluss); роҳ (techn.); мил (techn.)
machen	делать/ сделать	кардан, сохтан
schaffen	делать, сделать	кардан, сохтан, тайёр кардан
tun	делать/ сделать	кардан, сохтан; эҷод кардан, баровардан; кор кардан; гаштан, роҳ рафтан, чарх задан
leihen	одалживать/ одолжить; брать/взять (von jdm)	карз (насия , ба орият) додан
Lautsprecher	громкоговоритель	карнаи радио
krank	больной	касал, бемор, мариз, дардманд, иллатнок, нотоб; дардмандона, беморнамо, нимҷон; ғайриодди, ғайритабии
Krankheit	болезнь	касали, бемори, дард, ранҷури
Krankenhaus	больница	касалхона, беморхона
Beruf	профессия	касб, ҳунар, пеша, ихтисос, шуғл
Kasse	касса	касса, сандуқи пул ; маблағ ; қуттии ҳарф
Bett	кровать	кат, кровать http://www.ge-li.de/Tadschik/
Garantie	гарантия	кафолат, замонат, гарав
Priester	священник	кашиш, поп, рӯҳонӣ
Geistlicher	священник	кашиш, поп, рӯҳонӣ

Einfuhr	ввоз	кашонда даровардан(и); воридот, импорт
Camping	кемпинг	кемпинг (лагери махсусбарои автотуристҳо)
Kino	кино	кино
Miete	наём	киро , ичора , киро (ичора) кардан(и)
Buch	книга	китоб
Land	страна; земля	кишвар, диёр, сарзамин; мамлакат
Schiff	корабль	кишти, сафина
Kompass	компас	компас, кутбнамо
Konsulat	консульство	консули ; консулхона (Gebaeude), идораи консул
Konzert	концерт	концерт http://www.ge-li.de
funktionieren	работать	кор (меҳнат) кардан; омӯхтан, тадқиқ кардан
arbeiten	работать	кор (меҳнат) кардан; омӯхтан, тадқиқ кардан
Geschäft	дело; магазин (Laden)	кор; магазин; анбор; тирдон; бордон (techn.)
Messer	нож	корд , кордча
Gang	коридор; проход (Auto)	коридор, роҳрав, долон
Hütte	хижина	кулба, коза
Töpferei	гончарная мастерская	кулол, кӯзагар, дӯкони кулоли, коргоҳи кӯзагари
Berg	гора	куҳ
Ecke	угол	кунҷ, гӯша, зовия, бурчак; хамгашти кӯча; хона, манзил, макон; маҳал
offen	открытый	кушодашуда, яла кардашуда
offen	открытый	кушодашуда; кушод(а), яла, во, боз
unterbrechen	перебивать/ перебить	куштан, қатли ом кардан
Kind	ребёнок	кӯдак, бача, тифл
Gebirge	горы	кӯҳҳо, кӯҳистон, кӯҳсор
Straße	улица; дорога (Land-)	кӯча, гузар; берун
versuchen	пытаться/ попытаться	кӯшиш (озмоиш) кардан, кӯшидан, зӯр зада дидан, озмудан
Rand	край	лаб , канор
Moment	момент	лаҳза , дам , он
Augenblick	мгновение	лаҳза, дам, он
Kleidung	одежда	либос , пӯшок , сарулибос ; чома , қабо
Toilette	туалет	либос, сарулибос; либоспӯши, эбу зеби либос, ороиш; оинаи курсидор
nackt	голый	луч, бараҳна, урьён, лухт; бенаво, қашшоқ; бемӯй, бепарг, бегиёҳ; холи, бекӯрпа, бепалос, бедастархон; тоза, соф; холис, хушку холи
interessieren	интересовать(ся)	ҳаваснок (рағбатнок) кардан, диққатро ҷалб кардан шавк овардан ; ҳавас (рағбат) кардан, ҳавас (шавқ) доштан
Schwimmbad	бассейн	ҳавз, обанбор, сардоба, истахр; ҳавза
Luft	воздух	ҳаво
Wetter	погода	ҳаво; обу ҳаво
Honorar	гонорар	ҳаққи қалам
Lärm	шум	ҳаёҳуй, мағал, ғалоғула, ғавғо, шавшув
Leben	жизнь	ҳаёт, зист, зиндаги, зиндағони; умр, ҷон; тарзи зиндаги (зист, ҳаёт); воқеият, ҳақиқат; зиндадили, бардами, ҳаётдӯсти
Personal	персонал, личный состав	ҳайати коркунони ягон муассиса
Tier	животное	ҳайвон, чорпо, ҷонвар; ҳайвон, хар, гов
und	и, а	ҳам; охир;
ganz	целый, совсем, весь, вся, все	ҳама, тамом, деҳа, кишлок
Beileid	соболезнование с	ҳамдарди, таъзия
alles	всё	ҳамеша, доимо, пайваста
immer	всегда	ҳамеша, ҳама вақт, доим, доимо, мудом
so	так	ҳамин тавр, инак, ин хел, ҳамин хел
solche	такой	ҳамин хел, ҳамин гуна, чунин; чунон
zusammen	вместе	ҳамроҳ, якҷоя, дар як ҷо, бо ҳам
Nachbar/in	сосед / ка	ҳамсоя, ҳамҷавор
jedesmal	каждый раз	ҳар бор
beide	оба, обе	ҳар ду
jeder	каждый	ҳар, ҳар як, ҳар кадом; ҳар кас
jedem	каждый	ҳар, ҳар як, ҳар кадом; ҳар кас
Verkehr	движение	ҳаракат, ҷунбиш; ҳаракат; рафтуомад; бурдан(и) (Fuss); ҳаракати бадан
Temperatur	температура	ҳарорат; таб; тафс, таф
unbedingt	неприменно	ҳатман , албатта , мутлақ

sogar	даже	ҳатто; балки
Woche	неделя	ҳафта
Insekt	насекомое	ҳашарот
nichts	ничего	ҳеч , ҳеч чиз
kein	никакой	ҳеч , ҳеч як , ҳеч кадом
nie	никогда	ҳеч гоҳ , ҳеч вақт , ҳаргиз , дар ҳеч сурат , абадан
niemand	никто	ҳеч кас , ҳеч ки , ягон кас ҳам
nirgends	нигде	ҳеч чо http://www.ge-li.de
erzählen	рассказывать / рассказать	ҳикоя (нақл) кардан, гуфтан, гуфта додан
fühlen	чувствовать	ҳис кардан
Gefühl	чувство	ҳис, ҳиссиёт ; эҳсос
rechnen	вычислять/ вычислить	ҳисоб кардан, ҳисоб карда баровардан
Rechnung	счёт	ҳисоб, шумур, шумор; сёт; (спорт) ҳисоб, натиҷа; (муз.) вазн
jetzt	сейчас	ҳозир, ҳоло, ҳамин замон
erfreut (über)	рад / рады	ҳозир, тайёр
echt	настоящий	ҳозира , ҳозири , кунуни
vorläufig, während, tschüs	пока	ҳоло, то кунун, то ба ҳол, андак, каме, як нафас, қадре, муваққатан
schwanger	беременная	ҳомила, бордор, обистан, буғуз, дучон
wütend	бешеный	ҳор; оташин, ғазабнок, бадҷаҳл, шурида; девонавор
Betrag	сумма	ҳосили ҷамъ
Summe	сумма	ҳосили ҷамъ; ҷамъ, ҷамъулҷамъ; маблағ, маблағи пул
Herr	господин	ҳоча, соҳиб, хучаин, чаноб, оқо
Recht	право	ҳуқуқ, ҳақ
Führerschein	водительские права	ҳуқуқи (ҳучҷати) ронандаги
Regierung	правительство	ҳукумат; давлат
Papiere	документы	ҳучҷат, санад
Ausweis	документ	ҳучҷат, санад
Unterschrift	подпись	ҳучҷатҳое, ки бояд имзо шаванд; имзо
überfallen	нападать/ напасть (на)	ҳучум (ҳамла) кардан , ҳучум (ҳамла) овардан , дарафтодан
Haar	волос	мӯй
brauchen	нуждаться (в), нужный	мӯҳтоҷи кашидан, мӯҳтоҷ (камбағал) будан
benötigen	нуждаться (в)	мӯҳтоҷи кашидан, мӯҳтоҷ (камбағал) будан
zerbrechlich	ломкий	мӯрт , зудшикан
ist	быть	мавҷуд будан, вучуд доштан, будан, шудан,
Laden	магазин	мағазин , анбор , тирдон , бордон
Elektrohandlung	магазин электротоваров	мағазини электротоваров
Fliege	муха ; бабочка (Schlips)	мағас ;
Kultur	культура	маданият , тамаддун ; савия (Landw.), тартиб , низом , ҳусн (Rede); заковат , фаросат , маърифат ; парвариш , кишт кардан(и) , шудгор кардан(и) ; кишт , зироат , киштукор ; микроб , бактерия (Bakterien)
loben	хвалить	мадх кардан, ситоиш кардан, таъриф кардан
Geschmack	вкус	маза, таъм; завқ, салиқа, таъб
Kirche	церковь	мазҳаб, дин, калисо
wechseln	разменивать/ разменять	майда кардан, шикастан
Platz	площадь; место	майдон
traurig	печальный	маҳзун, ғамгин, пуралам, андӯҳгин, ғамангез
Landschaft	край	мамлакат , кишвар , ватан , сарзамин
Gegend	край	мамлакат , кишвар , ватан , сарзамин
Seite	сторона (страна,местнос	мамлакат, маҳал, мавзеъ; (поверхность) рӯй, тараф; канор, чет
mein (-e, -er, -es)	мой/ моя/моё/ мои	ман
mir	мне	ман
mich	меня, мне	ман
ich	я	ман,ёё http://www.ge-li.de/Tadschik/
Aussicht	вид	манзара http://www.ge-li.de/Tadschik/
Unterkunft	ночлег	манзил , ҷоишабгузарони (шабмони)
verboten	запрещено	манъ (қадаған) кардашуда; мамнӯъ, қадаған
Bestellung	заказ	манъ, қадаған, супориш, фармоиш, заказ
Tod	смерть	марг, аҷал, вафот, мамот, ғавт
Mann	мужчина; муж (Ehe-)	мард ;
bitte	пожалуйста	марҳамат, лутфан, марҳамат кунед, илтимос, бифармояд
Route	маршрут	маршрут

Reiseroute	маршрут	маршрут ; поезди боркаши маршрути
empfehlen	советовать	маслиҳат (машварат) додан, тавсия қардан, салоҳ донистан
raten	советовать (be-); отгадывать/отгадать (er)	маслиҳат (машварат) додан, тавсия қардан, салоҳ донистан; ёфтан, фаҳмидан, пай бурдан
Strecke	расстояние; маршрут	масофа(т), байн
betrunken	пьяный	маст, сархуш; мастона; масткунанда; сармаст
beantworten	ответчать, ответить	масъул (ҷавобгар) будан (шудан)
antworten	ответчать, ответить	масъул (ҷавобгар) будан (шудан)
Stoff	ткань (Textil)	матоъ, газвор; бофта, бофтаи бадан; асос, мазмун
Diskothek	дискотека	махзани қартаҳо; маҳфили ҷавонони мусиқидӯст; дискотека
Kegel	конус	махрут, конус
geheim	тайный	махфӣ, пинҳонӣ, ниҳонӣ, пушида ; пинҳонӣ
Rezeption	администрация	маъмурият, мудирият; маъмурон, мудирон
Möbel	мебель	мебель , асоби бисоти хона
Obst	фрукты	меваи тар
Gast	гость , гостя	меҳмон; хабари; савдогари аҷнаби
Hotel	гостиница	меҳмонхона
Mühe	труд	меҳнат, заҳмат, қор; тараддуд, ташвиш, давуғеч; асар, таълиф
Speisekarte	меню	меню (анвои хӯрокҳо)
durchschnittlich	средний, в среднем	миёна, мобайнӣ; одмиёна; тахминӣ
Mitte	середина	миёнҷой, мобайн, васат; миёна, нисф
Tisch	стол	миз, стол; хӯрок, авқот; шуъба; тахт
Polizei	милиция	милиция
Nation	нация, народ (Volk)	миллат
danken	благодарить	миннатдори (сипосгузори) қардан, ташаккур (раҳмат) гуфтан
minus	минус	минус , аломати тарҳ
Beispiel	пример	мисол, назира
wir	мы	мо , моён , моҳо
Mode	мода	мод , мӯд
Mutter	мать	модар , оча , она , волида
Großmutter	бабушка	модаркалон, онакалон, биби ; бибиҷон
uns	нам (wem?), нас (wen?)	моён , моҳо , мо http://www.ge-li.de
Eigentümer/in Besitzer	собственник/собственница	молик, мулкдор, соҳиби мулки хусусӣ; мулкпараст
Monat	месяц	моҳ
Mond	луна	моҳ , маҳ , қамар
Fisch	рыба	моҳӣ
verirren, s.-	сбиваться/ сбиться	монанд шудан; зада ғалтонда шудан; кафк кунонда шудан
hinlegen	класть/положить	мондан, гузоштан, ниҳодан
legen	класть/ положить	мондан, гузоштан, ниҳодан ; хобондан, ҷой додан ; задан ; сохтан, хишт мондан, бардоштан ; андохтан, қати қардан ; молидан ; сарф қардан
müde	усталый	мондашуда, кӯфташуда, монда, шалпар, хаста
erschöpft	усталый	мондашуда, кӯфташуда, монда, шалпар, хаста
Störung	помеха	монеа , сад(д) , мамониат , душвори , халал
Motorrad	мотоцикл	мотоцикл
Maschine	машина	мошин , мошина
umbuchen	менять/ поменять	мубодила (иваз) қардан ; майда қардан ; дигар (бадал , иваз) қардан , табдил (тағйир) додан
tauschen	менять/ поменять	мубодила (иваз) қардан ; майда қардан ; дигар (бадал , иваз) қардан , табдил (тағйир) додан
zuständig	соответствующий	мувофиқ (муносиб) буда; муносиб, дахлдор
richtig	правильный	мувофиқи (мутобиқи) қоида, дуруст, саҳеҳ
verunglücken	потерпеть	муддате сабр қардан, андаке тоқат қардан (овардан), бардошт қарда
Direktor/in	директор	мудир, директор
heilig	святой	муқаддас
wahr	верный, истинный	муқаррар,
entgegengesetzt	противоположный	муқобил, рӯба рӯ
Gebühr	плата, сбор	музд, ҳақ http://www.ge-li.de
Liebe	любовь	муҳаббат, ишқ, меҳр
Motor	двигатель	муҳаррик (techn.); қувваи баҳаракатоваранда; омил
wertvoll	ценный	муҳим, зарур

wichtig	важный	муҳим, зарур; бузург, обруманд, бонуфуз, муътабар; мутакаббир, худписанд, боғурур, босавлат, бовиқор; хуб, нағз, сара, хушсифат
urteilen	рассуждать/ рассудить	муҳокима (мулоҳиза) кардан, андешидан, фикр кардан (рондан)
dürfen	можно	мумкин, мумкин аст
vielleicht	может быть / пожалуй	мумкин аст, эҳтимол, аҷаб нест ки ... , шояд, эҳтимол дорад / шояд, эҳтимол
wahrscheinlich	вероятный	мумкин, имконпазир, эҳтимولي
warten	ждать/ подождать	мунтазир (маътал, нигарон) шудан, интизори кашидан; умедвор (чашмдор) будан, умед кардан (hoffen)
tot	мёртвый	мурда, беҷон
Musik	музыка	мусиқи
Passagier	пассажир	мусофир
leider	к сожалению	мутаассифона
Junggeselle	холостяк	муҷаррад, безан
ledig	холостой/ незамужняя	муҷаррад, безан; бешавҳар
Gegenteil	противоположность	муҳолифат, муқобилат, зиддият, муҳолиф (муқобил) будан(и)
verschieden	различный	мухталиф
Fleisch	мясо	мушак, мушакҳо
Getränk	напиток	нӯш, нӯшоки; машрубот
betrinken	напиваться, напиться	нӯшидан, ташнагиرو шикастан; нӯшида маст шудан
Enkel / in	внук / внучка	набера; авлод
wieder sehen	вновь видеться/ увидеться	нав
neu	новый	нав, тоза, навбаромад
frisch	свежий	нав, тоза, тар, тару тоза, ботароват, тароватнок;салқин, хунук, сард
Neuigkeit	новость	нави, навигари
verschreiben	выписывать/ выписать	навишта гирифттан, нусха бардоштан, интихоб карда (чида) навишта гирифттан, аз (иқтибос) кардан; бо диққат навиштан; навиштан, навишта додан; обуна шудан
schriftlich	письменный	навишта, навишташуда, хаттӣ
schreiben	писать	навиштан, нигоштан
Freundlichkeit	любезность	навозиш, меҳрубони, дӯстдори, илтифот
nett	любезный	навозишкор, меҳрубон(она), дӯстдор; азиз, мӯҳтарам; маъшуқ, маҳбуб; маъшуқа, маҳбуба
liebenswert	любезный	навозишкор, меҳрубон(она), дӯстдор; азиз, мӯҳтарам; маъшуқ, маҳбуб; маъшуқа, маҳбуба
freundlich	любезный	навозишкор, меҳрубон(она), дӯстдор; азиз, мӯҳтарам; маъшуқ, маҳбуб; маъшуқа, маҳбуба
Sorte	сорт	навъ, хел, ҷинс
Unterführung	тоннель	нақб, туннель
Tunnel	тоннель, туннель	нақб, туннель http://www.ge-li.de
Programm	программа	нақша, программа
gute	хороший, добрый	нағз, хуб, нек
gut	хороший, хорошо	нағз, хуб, нек; бало, усто; наздик, қарин; муносиб, шоиста, боадабона
nahe	близкий	наздик, қариб; кутоҳ ҳамхун; ба дил наздик; монанд, шабеҳ
aufpassen (auf)	присматривать, присмотреть (за)	назорат (нигоҳубин, ниғаҳбони, парастори) кардан; таги чашм кардан
Kontrolle, Aufsicht	контроль	назорат, назораткунӣ
feucht	сырой	нам, тар, мартуб, рутубатдор, заҳ
sichtbar	видный	намоён, намудор; муҳим,
Sicht	вид	намуд, афту андом, қиёфа
ungefähr	примерный	намунавӣ, ибратшаванда, ибратбахш, пандомӯз
nur	только	нанҳо, фақат; аммо, лекин, вале; навакак, ҳозиракак
weich	мягкий	нарм, мулоим, маҳин, нозук
Preis	цена	нарх, баҳо, қимат, арзиш
Stammbaum	родословие (перечень)	насабнома, шаҷара (перечень поколений одного рода)
Generation	поколение	насл, аҳли як насаб, хамсинҳо
Ergebnis	результат	натиҷа
retten	спасать/ спасти	наҷот (раҳои) додан, халос кардан
Retter	спаситель	наҷотдиҳанда, халоскунанда, раҳоидиҳанда, раҳокунанда, Масехо, Исо,
Rettung	спасение	наҷотдиҳӣ, халоскунӣ, раҳокунӣ
Atmen; Atem, Odem	дыхание	нафаскашӣ, нафас, нафасгириӣ, дам

aufstehen	вставать, встать	нахеста, пайваста, бeфосила
gütig	добрый	нек, некукор, раҳмдил, меҳрубон; дилнишин, дилписанд, пурмеҳр
Deutsche, der/die -	немец / немка	немис
nicht	не..., нет	нест
Haltestelle	остановка	нигоҳ доштан, боздоштан
schauen	глядеть; смотреть (an)-	нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан, тамошо кардан; аз паси чизе, касе нигоҳ кардан, пинҳони (дуздида) нигоҳ кардан
zuschauen	смотреть/ посмотреть	нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан; фикр доштан; дидан
mehr als	больше чем	ниҳоят, комилан, аз ҳад зиёд
halb	половинный	нимй, нисфӣ
Mittag	полдень	нимрӯзӣ, нисфирӯзӣ, пешин; ҷануб
schliesslich, letzten Endes	в конце концов	ниҳоят, дар охир, охири охирон
sitzen	сидеть	нишастан, шиштан; будан, истодан; мондан; шинам будан
hinsetzen, s.-	садиться/ сесть	нишастан, шиштан; савор шудан; машғул шудан; ҳабс шудан
Wegweiser	дорожный указатель	нишона роҳ, аломатҳои роҳ
Misstrauen	недоверие	нобовари , шубҳа , безътимоди
plötzlich	внезапный, вдруг	ногаҳон, ногаҳони, тасодуфи, якбора
falsch	неправильный	нодуруст
heißen	зовут; называться	ном доштан; номида шудан
Name	имя; отчество; фамилия	ном, исм;
Vorname	имя	ном, исм; номдори, шӯҳрат
Grußbotschaft	приветственное послание	номаи табрик, паёми муборақбодӣ, нома, мурочиатнома, мактуб, насиҳатнома
unbekannt	неизвестный	номаълум , ношинос , маҷҳул
unfreundlich	нелюбезный	номеҳрубон(она) , бемуруват(она) , беадаб(она) , беилтифот(она)
unmöglich	невозможный	номумкин , ғайримумкин , имконнопазир , аз имкон берун , маҳол
Mangel	недостаток ; нужда (Beduerftigkeit)	норасои , ками ; эҳтиёҷ , мӯҳтоҷи , бенавои , бечораги
unwohl sein	нездоровиться	нотоб (бетоб , нохуш) шудан , тоб гурехтан
enttäuscht	разочарованный	ноумед (маъюс, дилхунук) кардашуда; ноумед(она), маъюс(она)
Frühstück	завтрак	ношиито, ноништа, наҳори, чоштгоҳи
pünktlich	пунктуальный	нуқта ба нуқта, пухтакор, мураттаб, дақиқ
Licht	свет	нур, шуоъ, зиё; рӯшноӣ, равшанӣ; субҳ, саҳар, баромадани офтоб
Auferstehung	воскресение	нушур, эҳъё, руҳан зиндашавӣ, таҷаддуд
trinken	пить/выпить	нӯшидан, хӯрдан, ошомидан
Wasser	вода	об; обҳо, чашмаҳо; даръё http://www.ge-li.de/Tadschik/
mitbringen	приносить	овардан, расонидан
bringen	приносить, принести	овардан, расонидан; зойдан; расондан,
überweisen	переводить/ перевести	оварондан
Stimme	голос	овоз, садо; ғалоғула, талотум, шаввос, виззос; амр, нидо; раъй
benachrichtigen	уведомлять, уведомить	огоҳи додан, огоҳ (хабардор) кардан
Mensch	человек, люди (р)	одам, инсон, одамизод, кас, шахс, фард
Leute	люди	одамон , мардум , халқ
normal	нормальный	одди , муқаррари , мӯътадил , табиӣ , нормали
klug	умный	оқил, боақл, бофаҳм, хирадманд(она), бохирад, зирак, доно;бофарос
ob	ли	оё , -ми , магар , навод
frei	свободный	озод
befreien	освободить	озод кардан, раҳонидан, начот додан, сар додан
Familie	семья	оила, хонавода, хонадон
Familienname	фамилия	оила, хонавода; фамилия
langsam	медленный	оҳиста , сустан ; сустанҳаракат
ankommen	прибывать, прибыть	омадан, восил шудан, расидан, омада расидан, ворид (дохил) шудан
kommen	приходить, прийти	омадан, расидан, даромадан, ворид шудан, дохил шудан
Ankunft	прибытие	омадан(и), омада расидан(и), вуруд, вусур, ворид (дохил) шудан(и)
studieren	учиться	омӯхтан, ёд гирифтан; хондан, дарс хондан (омӯхтан)
damals	тогда	он вақт, он гоҳ, дар он сурат, дар он вақт;баъд аз он,пас аз он,сипас
dann	тогда ; потом (danach)	он вақт, пас, он гоҳ
Schmuck	украшения	ороиш, зиннатдиҳӣ, ородиҳӣ; асбоби, ороиш, зеб, оро, зевар;ифтихор
Ruhe	спокойствие	оромӣ, хомӯшӣ, осудагӣ, осоиш
ruhig	спокойно	оромона, осуда; ором тинч, осуда) аст
Himmel	небо	осмон, фалак, http://www.ge-li.de
Feuer	огонь	оташ , олав
Feuerlöscher	огнетушитель	оташкушак , оташхомӯшқунак , сӯхторхомӯшқунак

Sonne	солнце	офтоб
Ende, Schluss, Schluß	конец	охир, поён, интиҳо, итмом, тамом
endlich, vergänglich	конечный	охирин, вопасин
endgültig	окончательный	охирин; комил, тамом, пурра, куллай
entwickeln	проявлять / проявить	ошкор кардан, зоҳир (изҳор) кардан, нишон додан, намоён кардан
kennen lernen	знакомиться/познакомит ься	ошно (шинос, шинос) шудан (mit wem); шинос (шинос) шудан (mit was)
Küche	кухня	ошхона , матбах ; хӯрокпази (Essensvorbereitung), пухтупаз ; таомҳо (Speise), хӯрокҳо ; дасиса , найранг (Intrigen)
Schnellimbiss	закуска закусочная	ошхонача
faul	гнилой ; ленивый(traege)	пӯсида, тосида, гандида (z.B. Holz); нам, сербориш (Wetter); ғалат, завольёфта
zumachen	закрывать/ закрыть	пӯшидан, пӯшондан, бастан
schließen	закрывать/ закрыть	пӯшидан, пӯшондан, бастан
geschlossen	закрытый	пӯшидашуда, маҳкам кардашуда; пӯшида, баста, болопӯш, маҳкам
Morgen	утро	пагоҳӣ, бомдод, субҳ
morgens	утром	пагоҳӣрӯзӣ, субҳдам, пагоҳ
Vater	отец	падар
Eltern	родители	падару модар, волидайн
Botschaft	послание, известие	пайғом, паём, нома
Paket	пакет	пакет, коғазхалта, коғазпеч
neben	рядом с	пахлу ба пахлу, ҳамшафат, ҳамсоя; бисъёр наздик
Donnerstag	четверг	панҷшанбе
Flug	полёт	парвоз
Film	плёнка (Foto); фильм	парда, пардача, шух, қаймоқак
Abflug	вылет	паридабарои, паридарави, парвоз
fliegen	летать, лететь/полететь	паридан , парвоз кардан (Flugzeug); тез ҳаракат кардан ; шитобон роҳ рафтан , давидан , тохтан
Park	парк	парк, боғ, чорбоғ
Rabatt	скидка	партофтан(и), ҳаво додан(и); кам кардани нарх, тахфиф; гузашт
also	итак	пас, инак, яъне http://www.ge-li.de
Pass	паспорт; горный переход	паспорт
Reisepass	заграничный паспорт	паспорти хориҷи
still	тихий	паст, оҳиста; ҳалим, фурутан; сушт, секин;
leise	тихий	паст, оҳиста; хомӯш, ором, сокит, тинч, осуда, хилват, бешавкун;
Mücke	комар	пашша, хомӯшак
verwechseln	путать/ перепутать	печ дар печ(бесару сомон, бесару нӯг, дӯлоб, дарҳам-барҳам)кардан
Voraus, im -	заранее	пешаки, пеш аз вақт, қаблан
Sicherung	предохранитель	пешгирикунанда, муҳофиз, муҳофизакунанда, эҳтиёт-кунанда
Vorstellung	представление	пешниҳод; нишон додан(и); овардан(и); муаррифӣ кардан(и)
früher	раньше	пештар, барвақттар, пеш аз мӯҳлат, пеш аз муддат
Ober	официант	пешхизмат
Kellner	официант	пешхизмат http://www.ge-li.de/Tadschik/
wandern	ходить, идти/ пойти в пешком	пиёда рафтан
alt	старый	пир, куҳансол, мӯйсафед; пир будан
Sohn	сын	писар, фарзанд
Junge	мальчик	писарбача , писарак , бача ; писар
Cousin	кузен	писари амак , амакбача ; писари амма , аммабача ; писари тағо , тағобача ; писари хола , холабача /
Strand	пляж	пляж
Zug	поезд	поезд
Schuh	обувь	пойафзол
Stück	кусок (Teil von etw.); штука (ein Ganzes)	порча , кулча , тикка , лӯнда; нону намак ; пора , қисм , порча , ҳисса ; тӯб (Tuch) http://www.ge-li.de
Stueck	кусок	порча, кулча, тикка, лӯнда
Schutz	охрана	посбонӣ, дидбонӣ, нигоҳбонӣ, мудофия, муҳофиза
Postamt	почтамт	почтахонаи марказӣ, почтамт
zahlen	платить/ заплатить	пул додан, пардохтан, адо кардан
bezahlen	платить, заплатить	пул додан, пардохтан, адо кардан
verdienen	зарабатывать/ заработать	пул кор кардан, бозъёфт кардан
Geld	деньги	пул; маблағ, сармоя (Kapital)

ausfüllen	пополнять, пополнить	пур (пурра) кардан, такмил додан, зиёд (мукаммал) кардан
voll	полный	пур, пуропур, лаболаб, саршор, лабрес
anstrengend	утомительный	пуразоб, пурмашаққат, дилгиркунанда, хастакунанда
schmutzig	грязный	пурлой, лойолуд, гилолуд, чиркин; мурдор, нафратоваp(Geschichte); тира, хира, сиёхтоб (Farben) http://www.ge-li.de
fragen	спрашивать/ спросить	пурсидан, савол додан; мурочиат кардан; талабидан; чеғ задан
Ofen	печь	пухтан
kochen	варить (zubereiten)	пухтан, чушондан, дар об пухтан; кафшер кардан, бо кафшер пайвастан
treffen	встречать/ встретить	рӯ ба рӯ (дучор) шудан, вохӯрдан, дидан, мулоқот кардан; пайдо кардан, ёфтан; пешвоз гирифттан, истиқбол кардан
Verabredung	встреча	рӯбарӯшави, дучоршави, воҳӯри, боздид, мулоқот; мусобиқа (Sport); пешвозгири (приём), истиқбол
Geburtstag	день рождения	рӯзи таваллуд
tanzen	танцевать	рақсидан
Öl	масло	равған http://www.ge-li.de/Tadschik/
fett	жирный	равғанин, сerratған; фарбеҳ, равғанзеркарда; зӯр, бардам, хуб; равғани, ...и равған; ғафс
hell	светлый	равшан, пурнур, тобон, мунаввар, чилодор, ялаққосӣ; кушодаранг
Radio	радио	радио http://www.ge-li.de
Nummer	номер	рақам, шумора
Konkurrenz, Mitbewerb	конкуренция	рақобат
konkurrieren,	конкурировать	рақобат кардан
schade, es ist -	жаль	раҳм, ҳайф аст, дарего, афсӯс; афсӯс ки..., ҳайф ки..., дарего
Farbe	цвет ; краска (Mal-)	ранг
beleidigen	обижать, обидеть	ранҷондан, озор додан
erreichen	достигать / достигнуть	расидан, рафта расидан, омадан; расидан, то ҳадде расидан; комъёб шудан, ноил шудан, расидан
Pflanze	растение	растанӣ, гиёҳ, набот
Rathaus	ратуша	ратуша
folgen	следовать, последовать	рафттан
abreisen (nach)	уезжать, уехать (в)	рафттан, баромада рафттан, равона шудан
gehen	идти, ходить, работать (funktionieren)	рафттан, гаштан
gehen	уйти	рафттан, равон(а) шудан; гурехтан, халос шудан
fahren	ездить, ехать, поехать	рафттан, рафтуо (гардиш, сафар) кардан (савора); ронда (идора карда) тавонистан; омадан; лағжидан, ғечидан
Abreise	отъезд	рафттан(и), раҳсипоршави, равонашави, раворавай
Fahrt	езда	рафттан(и), рафтуо кардан(и) (савора)
Gewitter	гроза	раъду барқ; офат, бало, фалокат
Restaurant	ресторан	ресторан
Gasthaus	ресторан	ресторан http://www.ge-li.de/Tadschik/
ablaufen	истекать, истечь	рехтан, рехта рафттан, шоридан; гузштан
einigen, s. -	соглашаться / согласиться	розиғи додан, розӣ шудан; қабул (эътироф) кардан; қарор кардан
Weg	дорога	роҳ, раҳ
Weg	путь	роҳ, чода
Leiter/in	руководитель/ница	роҳбар, роҳнамо, сардор
Eisenbahn	железная дорога	роҳи оҳан http://www.ge-li.de
Führer/in	гид	роҳнамо, роҳбалад
Reiseführer	путеводитель	роҳнамо; китобчаи роҳнамо
stellen	ставить/ поставить	рост мондан (шинондан, гузошттан); чойгир кардан; ниҳодан, дӯхтан
geradeaus	прямо	рост, мустақиман
begegnen	встречать, встретить	ру ба ру шудан, вохурдан, дидан; пайдо кардан, ёфтан; пешвоз гирифттан, истиқбол кардан
dagegen sein	быть против	ру ба ру, дар тарафи муқобил
aussteigen	выходить, выйти	ру ба чизе будан
Tag	день	руз; рӯзхо, айём (Periode)
Anreisetag	день прибытия	рузи омаднро http://www.ge-li.de/Tadschik/
Geist	дух	руҳ, чон, ҳол, ҳолат
Russe/ Russin	русский/ русская	рус, марди рус
russisch	русский	русӣ, ...и рус
erlauben	разрешать / разрешить	рухсат (ичозат) додан; ҳал кардан, яктарафа кардан,

Erlaubnis	разрешение	рухсат додан(и), ичозат додан(и); ҳал, ҳалқунӣ, яктарафақунӣ
scheinen	светить, сиять	рушноӣ додан, нур афшондан, равшан караан
werktags	рабочий день	рӯзи кор
Loch	дыра; яма(Vertiefung)	сӯроҳ, раҳна, шикоф, тешук; ҷои дурдаст, хилват, ҷои дури нообод
Brand	пожар	сӯхтор, оташ
Ursache	причина	сабаб, ваҷҳ, боис
Grund	причина	сабаб, ваҷҳ, боис
grünen, grün werden	зеленеть	сабз (кабуд) шудан, сабзпӯш шудан
grün	зелёный	сабзавоти, сабзавотфуруши
leicht	лёгкий, легко	сабук ; хиромон , нозук , чолок (Gemse); осон (Arbeit), саҳл ; сабук , фараҳбахш (Musik), дилнавоз ; андак , сусти , нарм ; бепарвоёна , саҳлангорона , рӯяки (Beziehung), сатҳи , сабук ; мулоим , ҳалим (Mensch), хуб , нағз
Umleitung	объезд	савора давр зада гузаштан(и) ; аз паҳлуи чизе гузаштан(и) ; пеш гузаштан(и) ; ром кунондан(и) ; роҳи давродавр (oertl.)
Hund	собака	сағ, кучук
wie Katze und Hund, wie Katz und Maus	как кошка с собакой	сағу гурба барин
Ton	звук; глина (Lehm)	садо, овоз
Kreuz	крест	салиб (relig.), чалипо, хоч ; чорчиллик (Kreuzstueck); азоб , ҷафо , алам , дарду алам , кулфат
grüßen	приветствовать	салом додан (гуфтан) салому алек кардан, воҳӯрди кардан
begrüßen	приветствовать	салом додан (гуфтан) салому алек кардан, воҳӯрди кардан
Hallo!	Привет !	салом, пайғом, табрик
bleiben	оставаться, остаться	саломат бошед, саломат монед, хайр (хуб) бошед
nieder, niedrig	низкий	салому паём
Flugzeug	самолёт	самолёт http://www.ge-li.de
Kurs	курс	самт (Sueden), тараф , ҷониб ; роҳ (Einheit); курс (Lektionen), фан , дарс ; таҳсил (Studium); давр ; қурб (Geld), арзиш , қадр
Stein	камень	санг ; санги мақбара, санги сари гӯр (poet.) ; ғам, андӯҳ ; санғо
beginnen	начинать, начать	сар кардан, сар шудан, омадан
anfangen	начать, начинать	сар кардан, сар шудан, омадан
Chef	начальник	сардор
Grenze	граница	сарҳад, ҳудуд
Frisör	парикмахер	сартарош, устои сартарош
reisen	путешествовать	сафар (саёҳат, мусофират) кардан; гаштан, гаштугузор кардан
Reise	поездка	сафар, мусофират, саёҳат, сайл
Fremdenführer	гид, экскурсовод	сафарнома
Qualität	качество	сафат ; хислат, хосият, хусусият ; бартари
weiß	белый	сафед, сафедранг; равшан, кушод, тобон,
Botschaft	послание ; посольство	сафорат; сафоратхона, элчихона
hart	твёрдый	сахт, шах; устувор, қатъӣ, матин, собитқадам, мустаҳкам; дуруст
satt	сытый	сер, шикамсер ; басанда аст
kühl	прохладный	серун, салқин, хуноки форам
Dienstag	вторник	сешанбе, рӯзи сешанбе
Zigarette	сигарета	сигарета
schwarz	чёрный	сиёҳ, сиёҳфом, сиёҳранг
Politik	политика	сиёсат
Münze	монета	сикка , танга , пул
Geldstück	монета	сикка , танга , пул
Stammbaum	родословие (генеалогия)	силсилаи насаб, сулола
Alter	возраст	син, сол, синну сол
Stern	звезда	ситора, кавкаб, ахтар, начм; толеъ, тақдир; қашқа
Uhr	часы	соат
treu	верный	содик, вафодор
Bewohner, in	житель, -ница	сокин, истиқоматкунанда, аҳл, бошанда
Einwohner/in	житель / жительница	сокин, истиқоматкунанда, аҳл, бошанда
Jahr	год	сол; синну сол; солҳо; айём, даврон, ошон
besitzen	владеть	соҳиб будан, тасарруф кардан, дар ихтиёр доштан; ба даст гирифта тавонистан
Besitzer, in	владелец, владелица	соҳиб, соҳиба; молик, молика; доранда, =
Gastgeber/in	хозяин, хозяйка	соҳиб, хӯҷаин; женск
Hausbesitzer	домовладелец	соҳиби хона (ҳавли), ҳавлидор

Ufer	берег	соҳил, канор, лаб
Küste	берег (морской)	соҳили баҳр ; хушки, замин
Sekunde	секунда	сония; як лаҳза, як дам
Schirm	зонтик	соябон, чатр, шамсия; (козырёк) лапар; соябонгул, тўдагул
Tankstelle	автозаправочная станция	станция бензингирии автомобиль(ҳо)
Stuhl	стул	стул, курсӣ
Gericht	суд,	суд, маҳкама; судьяҳо; алолат; муҳокимаи суд, муурофия; фдлия
Versicherung	страхование	суғурта, бима, суғуртакуни http://www.ge-li.de
Frage	вопрос	суол, савол, пурсиш
Supermarkt	супермаркет	супермаркет
vermieten	сдавать/ сдать напрокат	супурдан
aufgeben (Gepäck, Post)	сдавать, сдать	супурдан
fotografieren	фотографировать	сурат гирифтан
Bild (Gemälde; Foto)	картина; снимок	сурат, расм, лавҳа ; манзара, тасвир ; суратзеб, кори калон, бисъёр зебо ; намоиш (Theater); кинофильм, кинокартина
Foto	фотография, снимок	сурати фотографӣ, акс
Lied	песня	суруд, тарона, ғазал, нағма
singen	петь	сурудан кардан
rot	красный	сурх (Fahne), қирмизи , аҳмар , арғувони (Wein), алвон , шаҳоби
Geschwindigkeit	скорость	суръат, тезӣ, зудӣ
Urlaub	отпуск	суст кардан (и); додан(и), фуруш, фуруҳтан(и)
schwach	слабый	суст, заиф, камқувват; бемор, нимчон; кам, нокифоя, камтаъсир
brennen	жечь	сухтан, сузондан, оташ задан
gehören	принадлежать	тааллуқ доштан, мутааллиқ будан
Gericht	блюдо (Speise)	табақ; таом, хӯрок
Natur	природа	табиат; мавҷудот
natürlich	естественный; конечно	табии, ...и табиат; табии, қонуни; ҳақиқи; одди, муқаррари
Glückwunsch	поздравление	табрик кардан(и), муборакбод (таҳният) гуфтан(и)
im Stande sein	(быть) в состоянии	тавонистан, қобил будан
etwa	приблизительно	тақрибан, тахмипан, қариб http://www.ge-li.de/Tadschik/
verändern	изменять/ изменить	тағйир (табдил) додан, дигар (дигаргун) кардан, дигаргуни (тағйирот) даровардан
fertig	готовый	тайёр, ҳозир, омода; моил; пухта
wiederholen	повторять/ повторить	такрор кардан, дубора кардан, дубора гуфтан
Taxi	такси	таксӣ
fordern	требовать	талаб (иддао, тақозо) кардан, хоستان
Verlust	потеря	талаф (бой) додан(и), гум кардан(и), аз даст додан(и)
aussprechen	произносить, произнести	талаффуз кардан, гуфтан http://www.ge-li.de/Tadschik/
Tabak	табак	тамоку
rauchen	курить	тамоку (папирос) кашидан (Tabak); дуд кардан , бухур кардан , сўзондан (Teer); кашидан (ба воситаи бухоркуни) (was)
Raucher	курящий	тамокукаш , папироскаш
beenden	кончать, кончить	тамом кардан, ба анҷом (ба итмом) расондан, анҷом (хотима) додан, хатм кардан, ба поён расондан
enden	кончатся / кончиться	тамом шудан, ба охир (ба итмом, ба поён, ба интиҳо) расидан, хотима ёфтан ; мурдан
Untersuchung	осмотр	тамошо, тамошо кардан; муоина, тафтиш
Besichtigung	осмотр; экскурсия	тамошо, тамошо кардан(и); муоина, тафтиш
gesund	здоровый	тандуруст, солим, сиҳат; фоиданок, муфид, созгор (nuetzlich); бардам, тануманд (stark gebaut); калон, бузург, баланд (gross); зӯр, шадид, сахт (stark); мустаҳкам (dauerhaft); дуруст; оқилона ; чолок, усто, моҳир
Gesundheit	здоровье	тандурусти, саломати; сиҳати; аҳвол, ҳол, аҳволи саломати
kritisieren	критиковать/ раскритиковать	танқид кардан
Mahlzeit	еда	тановул, хӯрдан(и)
nass	мокрый	тар , нам , мартуб
Seite	сторона (направление)	тараф, сӯ, ҷониб, самт; (край) тараф, лаб, канор;
Seite	сторона (группа людей)	тараф, ҷониб;
dafür sein	быть за	тарафи касеро гирифтан, касеро тарафгири кардан
Erziehung	воспитание	тарбия, парвариш; одоб, тамиз, фаросат, маърифат, таҳзиб
Angst	страх (strach)	тарс, ваҳм, ҳарос, бим, хавф; хеле, бисъёр, аз хад зиёд, бениҳоят

fürchten	бояться	тарсидан, ваҳмидан, бим доштан, ҳаросидан; хавф бурдан, хавотир шудан; вайрон шудан, тоб наовардан
erschrecken	пугаться / испугаться	тарсидан, ваҳмидан, рамидан, ҳусидан
befürchten	опасаться	тарсидан, хавотир кашидан
schüchtern	робкий	тарсончак, буздил, бечуръат(она)
bestätigen	подтверждать, подтвердить	тасдиқ (собит, таъкид) кардан, далел овардан, шаҳодат додан
geschehen	случаться/случиться	тасодуф шудан;
prüfen	проверять/ проверить	тафтиш кардан, тафтиш карда дидан (баромадан)
kontrollieren	проверять/ проверить	тафтиш кардан, тафтиш карда дидан (баромадан)
Durst	жажда, хотеть пить	ташнаги; хоҳиши зиёд, орзу, шавқ
Inhalt	содержание	таъмин(и), нигоҳ доштан(и), тарбиякунӣ; парваридан(и)
Reparatur	ремонт	таъмир, тармим; асповарӣ
Datum	число	таърих, рӯз
Termin	дата (Arzt-); встреча (Verabredung); срок (Frist)	таърих, сана ; ... ; ...
Geburtsdatum	дата рождения	таърих, сана
Geschichte	история	таърих; саргузашт, гузашта; ҳикоя, қисса; ходиса, воқеа
Ferien	каникулы	таътил
eilig	спешный	таъҷилӣ, фаври, бошитоб, зуд
Theater	театр	театр; бинои театр; майдон, арса
bald	скоро	тез, зуд http://www.ge-li.de/Tadschik/
rasch	скорый	тез, зуд, босуръат, таъҷилӣ; наздик, кариб
stoßen	толкать/ толкнуть	тела (такон) додан; тела дода бурдан; таҳрик кардан
Telefon	телефон	телефон; номери телефон
Hügel	холм	теппа, тал, пушта
typisch	типичный	типӣ, хос, ба чизе хос буда, махсус; ба тип хос
dunkel	тёмный	тира, торик; сиёҳ, сиёҳча, сиёҳтоб; мубҳам, норавшан, номафҳум
Fenster	окно	тиреза, дарича
Schuss	выстрел	тирпаррони, тир http://www.ge-li.de/Tadschik/
vormittags	до обеда	то ҳуроки (таоми) пешин
bis	до	то, то ба; (прежде) пеш аз, то; кариб, тақрибан
Schadenersatz	возмещение ущерба	товони зарар; подош, товон, талофи
reinigen	чистить/ почистить	тоза кардан, пок кардан, покиза кардан
sauber	чистый	тоза, пок, покиза, соф, беғубор
Saal	зал	толор, зал; қабулгоҳ
dich	тебя	ту
dir	тебе	ту
du	ты	ту http://www.ge-li.de
selten	редкий	тунук, сирак, кушод
Hochzeit	свадьба	тӯӣ, тӯи арӯсӣ
jung	молодой	ҷавон , ...и ҷавони
Fahrplan	расписание	ҷадвал
Insel	остров	ҷазира
Strafe	наказание; штраф (Geld)	ҷазо , сазо
plus	плюс	ҷамъ, аломати ҷамъ
Gesellschaft	общество	ҷамъият , ҷамоат
Krieg	война	ҷанг, муҳориба, ҳарб; душмани, мубориза
Wald	лес	ҷангал , беша
Süden	юг	ҷануб
Strom	ток	ҷараёни электр(ик)
rufen	звать/ позвать	ҷеғ задан, фаръёд кардан; даъват (хабар) кардан
ernst	серьёзный	ҷиддӣ, мулоҳизакор(она)
Seite	сторона (свойство,качес)	ҷиҳат, сифат; ҷиҳат, ҷониб, назар, тараф;
Boden	пол	ҷинс, ҷинсият
Körper	тело	ҷисм; тан, бадан, часад, лайкар; фарбеҳӣ, танумандӣ; бадан, асос
Neffe	племянник	ҷиян, бародарзода, хоҳарзода
Nichte	племянница	ҷиян, духтари бародар, духтари хоҳар
Wohnort, Wohnsitz	место жительства	ҷои истиқоман
Geburtsort	место рождения	ҷои таваллуд
Sehenswürdigkeiten	достопримечательности	ҷои тамошобоб (сазовори тамошо, шоёни диққат); ҷизи дидани
Ort	место	ҷой , макон

Lage	положение	ҷой, мавқеъ, мавзеъ, макон, маҳал, мақом
Freitag	пятница	ҷумъа, одина
suchen	искать, поискать	ҷустуҷӯ кардан, ҷустан, аз паи чизе гаштан, кофтан
Paar, ein -	пара	ҷуфт, ду адад, дута
Ozean	океан	уқъёнус , океан
Entschuldigung	извинение	узр, афв, маъзарат; узрпурси, афвпурси, афвталаби, узр пурсидан, маъзарат хостан; маъзур доштан(и), маъзур доништан(и)
hoffen	надеяться	умед доштан , умедвор будан , умед бастан
Anschrift	адрес	унвон, адрес, табрикнома
Adresse	адрес	унвон, адрес, табрикнома
Stil	стиль	услуб, сабк, тарз; роҳ, тариқ
Werkstatt	мастерская	устохона , корхона
Fabrik	фабрика, завод	фабрика; тофтан(и); тоб; фанар; завод
dringend	спешный (eilig)	фаврӣ, таъҷилӣ, бошитоб, зуд
verstehen	понимать/ понять	фаҳмидан, сарфаҳм (ба маънии чизе) рафтан, доништан,
Unterschied	разница	фарқ, тафовут
Vorschrift	предписание	фармон (супориш) додан(и), амр (ҳукм) кардан(и), ҳидоят кардан(и)
vergessen	забыть, забывать	фаромуш кардан, аз хотир баровардан
unter	под; нижний	фарши печка
Saison	сезон	фасл, мавсим, ҳангом
Jahreszeit	время года	фаслҳои сол
Tätigkeit	деятельность	фаъолият; кор, ҳаракат, амалиёт
Gedanke	мысль	фикр , ақл , тафаккур http://www.ge-li.de/Tadschik/
Meinung	мнение (о)	фикр , мулоҳиза , андеша
denken an	думать о	фикр (андеша) кардан, ба фикр фуру рафтан, мулоҳиза намудан;
betrügen	обманывать, обмануть	фиреб додан, фанд кардан, фирефтан
senden	посылать/ послать	фиристодан, равона (роҳӣ) кардан
schicken	посылать/ послать	фиристодан, равона (роҳӣ) кардан
Richtung	направление	фиристодан(и) , равона (роҳи) кардан(и)
Päckchen	посылка	фиристодан(и), равона (роҳӣ) кардан(и), ирсол доштан(и)
Absender	отправитель	фиристонанда, фиристонда, роҳикунанда, ирсолкунанда
Abfahrt	отправление	фиристониш, равона (роҳи) кардан(и), эъзом
Prozent	процент	фоиз, дар сад
Verkauf	продажа	фурухтан(и), фуруш
Vorverkauf	предварительная продажа	фуруши (савдои) пешаки
essen	есть	хӯрдан, тановул кардан; буридан, сӯзондан; занг задан; безор кардан, ба ҷон расондан, гӯшу майнаи касеро хӯрдан, рӯз нишон надодан
Imbiss	закуска	хӯриш, газак, нуқл
Essen	еда	хӯрок, таом, ғизо
Mittagessen	обед	хӯроки (таоми) пешин
mitteilen	сообщать/сообщить (о)	хабар додан (расондан), маълум (огоҳ) кардан, огоҳонидан
Auskunft	справка	хабаргири, пурсиш, маълумотгири
Gefaengnis	тюрьма, зона	хабсхона, тюрма, зиндон
verzeihen	прощать/ простить	хайр набошад, хуш бошед
Volk	народ	халқ , мардум
stechen	колоть/ кольнуть; кусать/ укусить (Insekt)	халидан, дард, кунондан ; халонда куштан, хала задан ; сахт расидан
Bucht	бухта, залив	халиҷ; дастаи арғамчин
alle	все	хама, тамоми
eben	ровны; как раз	хамвор, тахт, текис; рост; якхела, як хел; мунтазам, мураттаб, мавзун
lachen (über)	смеяться	хандидан, ханда кардан; масхара (писханд) кардан; натарсидан
Kauf	покупка	харид, харид кардан(и), харидан(и)
einkaufen	покупать / купить	харидан, харид кардан; харида гирифтан
Straßenkarte	карта автомобильных дорог	харита
Landkarte	карта (географическая)	харита
Unkosten	издержки	хароҷот, харҷ, сарф
Fels	скала	харсанг, шуҳ, сахра
Schrift	почерк (Hand-)	хат, тарзи навишт
Risiko	риск	хатар, хавф
gefährlich	опасный	хатарнок, хавфнок, хатарангез, хавфангез, таҳлукаовар

Brief	письмо	хатнависи, кобилияти навиштан, хату савод
irren	ошибаться/ошибиться	хато кардан
täuschen,s.-	заблуждаться	хато кардан (рафтан), гумроҳ шудан
Irrtum	ошибка	хато, саҳв, иштибоҳ, ғалат
Fehler	ошибка	хато, саҳв, иштибоҳ, ғалат
zornig	гневный	хашмгин(она), ғазабнок, қаҳрнок, оташин
sehr	очень	хеле, бисъёр, зиёд
werden	становиться/ стать	хестан, рост хестан, аз чо хестан рост шудан; истодан; чой гирифтан
Bedienung	обслуживание	хизмат (дастьёри) кардн(и), кор кардан(и)
schlafen	спать	хоб рафтан, хобидан, хуфтан; ором будан; ҳаракат накардан
grau	серый	хокистарианг, хокистарӣ
Tante	тётя	хола
leer	пустой	холи, тиҳи
Schwester	сестра	хоҳар, ҳамшира; ҳамшираи тиббӣ; роҳиба
bitten, jdn um etw -	просить у	хоҳиш (дархост) кардан, хостан, пурсидан, илтимос (таманно) кардан
Bitte	просьба	хоҳиш, дархост, илтимос, пурсиш
Schweigen	молчание	хомӯши , сукут , бегапи
löschen	тушить/затушить	хомӯш кардан, куштан; кам кардан
Zimmer	комната	хона, ўтоқ
Haus	дом	хона, ҳавли, бино, иморат; хона, манзил, бошишгоҳ, истиқоматгоҳ (Wohnung); хоҷаги, корҳои хона, қору бори рӯзгор (zu Hause); оила, хонавода, хонадон, аҳли хона (байт); сулола, хонадон, хонавода (hist.)
Geburtsname	девичья фамилия	хонаи духтархонаҳо фамилия
Wohnung	квартира	хонаи истиқомати, манзил, истиқоматгоҳ
Kabine	кабина	хонача
lesen	читать	хондан, мутолиа, кардан
Fremde, der/die	иностранец/ иностранка	хориҷи, аҷнаби
Ausländer/in	иностранец иностранка	хориҷи, аҷнаби
wünschen	желать/ пожелать	хостан, хоҳон будан, орзу кардан, майл (рағбат, шавқ, иштиёқ) доштан, талабидан; дилкашол будан, нағз дидан
wollen	хотеть/ захотеть, желать	хостан, хоҳиш кардан, кавас кардан, орзу доштан
beruhigen, s.	успокаиваться, успокоиться	хотирчамъ карда шудан; тасалло (таскин) дода шудан; ором шудан
lieb	милый; дорогой (wert)	хуб , нағз ;
seinen	свой	худо, хеш
Gott	Бог	худо, оллоҳ, яздон, изад, эзид
Selbstbedienung	самообслуживание	худхизматрасонӣ
Blut	кровь	хун, хешӣ, хешованди , хешутабори ; хеши наздик (verwandt); чунс (Herkunft); кушиш , куштор , қатл , хунрези , одамкуши ; феъл , хулқ , хӯ
kalt	холодный	хунук, сард
klein	маленький	хурд , хурдақак , хурдтарак , майда , майдаяк
essbar	съедобный	хурданбоб, хӯрданӣ; бамаза, хуштаъм
freuen,s.	радоваться	хурсанд (шод, хушнуд) шудан
Vergnügen	удовольствие; развлечение (Vergnuegung)	хурсандӣ, лаззат, зав; хузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ
Gefallen	удовольствие (Wohl-)	хурсандӣ, лаззат, зав; хузуру ҳаловат, кайф, нашъа, роҳат, фараҳ
Freude	радость	хурсандӣ, шодӣ, хушнудӣ, шодмонӣ, хушӣ
Eigenschaft	свойство	хусусият, хосият, сифат, хислат
Willkommen	Добро пожаловать!	хуш омадед! , марҳамат! , хайра мақдам!
glücklich	счастливый	хушбахт, хуштолеъ, саодатманд, бахтьёр; нек, хуш, хушбахтона
schlank	стройный	хушқадду қомат, хушандом, мавзун; хушоҳанг, чӯр; мутаносиб
Spaß	потеха	хушқоли, дилхушӣ, саргарми
froh	весёлый, рад, радостный	хушқолкунанда, хандаовар; шод, шодмон, хурсанд,
schön	красивый	хушрӯ , зебо , соҳибчамол ; хушовоз (wohlklingend), хушоҳанг , форам ; хуб (Handlung), себо , болатофат , пурмазмун (Leben); зоҳиран хушрӯ , хушку холи (Worte)
hübsch	красивый	хушрӯ , зебо , соҳибчамол ; хушовоз (wohlklingend), хушоҳанг , форам ; хуб (Handlung), себо , болатофат , пурмазмун (Leben); зоҳиран хушрӯ , хушку холи (Worte)
Koffer	чемодан	чамадон, чомадон

Rasen	газон	чаман, сабзазор
Gabel	вилка	чангча, чангол; вилка (mech.)
Drogerie	галантерея	чарчинвори, чарчинвориҳо; дӯкони чарчинфурӯши, дӯкони чарчинвори (Geschaefft)
belästigen	приставать (к)	часпидан, цафс шудан
frankieren	наклеивать/ наклеить марку	часпандан, ширеш кардан / ба конверт марка часпандан
Schlüssel	ключ	чашма, сарчашма, манбаъ
Quelle	источник	чашма, сарчашма; манбаъ; маъхаз
welche	какой	чӣ тавр, чӣ гуна, чӣ хел, кадом, чӣ қадар
Scheck	чек	чек
Maß	мера	чен, ченак, андоза, миқёс http://www.ge-li.de
wie	как	чи тавр, чи гуна, чи хел, ба кадом шакл
Sache	вещь ; дело (Angelegenheit)	чиз, ошъё; асар; ҳодиса
etwas	что-нибудь	чизе, ягон чиз
Kleingeld	мелочь	чизҳои майда (хурд), майда-чуйда
was	что	чӣ, ки
Trinkgeld	чаевые	чойпулӣ
Veranstaltung	мероприятие	чорабини, чора, тадбир
vierzehn	четырнадцать	чордаҳ
Mittwoch	среда	чоршанбе, рӯзи чоршанбе
Holz	дерево	чуб, тахта
tief	глубокий, глубоко; низкий (niedrig)	чуқур, амиқ; дур, дурдаст; хеле (бисъёр) кадим; амиқ, чуқур, муҳим, ҷидди, калон; зӯр
Hirt	пастух, пастырь	чупон, шубон; подачай, подабон; кашиш, роҳбари гурӯҳи диндорон
Nacht	ночь	шаб
übernachten	ночевать/ переночевать	шаб гузарондан (мондан), хоб кардан
Ehemann	муж	шавҳар, шӯи
Stadt	город	шаҳр; қалъа, ҳисор; хона, марра
Nahverkehr	городской транспорт	шаҳри ...
Samstag	суббота	шанбе, рӯзи шанбе
Osten	восток	шарқ машриқ; офтоббаро, ховар
Vertrag	договор	шартнома, аҳднома, муоҳида http://www.ge-li.de
steil	крутой	шах, нишеб, ростбаромада, ростфуромада, ҷаридор; ҳам, қач; якбора, тез; сахт (Frost), дурушт (Wesen), сангдил; қатъи (Mass); калон; зич, анбӯх, ғализ, ғафс
Person	личность	шахсият; шахс, одам, кас
brechen	ломать, сломать	шикастан, кафондан
kaputt	разбитый	шикасташуда, майда-майда шуда; шикаста, пора-пора; шалак, хароб
beklagen, s. (über)	жаловаться (на)	шикоят кардан, нолидан
Beanstandung	рекламация	шикоят, эътироз; рекламация
beschweren, s. (über)	жаловаться (на)	шикоятнома навиштан; хабаркаши кардан
Norden	север	шимол
schwimmen	плавать, плыть/ поплыть	шино кардан
setzen	сажать/ посадить	шинондан, коштан
Firma	фирма	ширкат
Glas	стекло; стакан; бокал	шиша, оина, обгина; стакан, истакон; қадаҳ, ҷом, соғар
Flasche	бутылка	шиша, суроҳи; бутылка http://www.ge-li.de/Tadschik/
lustig	весёлый(froehlich); забавный (belustigend)	шод, шодмон, хурсанд, хуррам, хандон, хушхол, масрур; сурурбахш, хурсандкунанда,
bescheinigen	свидетельствовать (о)	шоҳид шудан, гувоҳи (шаҳодат) додан
fließen	течь	шоридан, рехтан, ҷорӣ шудан (будан), равон шудан; чакидан; гузашт
probieren	пробовать/ попробовать	шоҳ зада даррондан, шоҳ зада шикоф (сӯрох, чок) кардан
ungewiss	сомнительный (zweifelhaft)	шубҳаомеъ, шубҳаангеъ
stattfinden	состояться	шудан, ба вуқӯъ омадан
Herrlichkeit	величание, величие	шуқуҳ, хашамат, шавкат, азамат
Sie	Вы	шумо, шумоён http://www.ge-li.de/Tadschik/
euch	вас	шумоён http://www.ge-li.de
hören	слышать/ услышать	шунидан, шунавидан; қувваи сомеа доштан; бохабар будан; ҳис кард

waschen	мыть/ вымыть; стирать/выстирать (Waesche -)	шустан , шустушу кардан /
Fundbüro	стол находок	шӯъбаи чизҳои ёфташуда
erklären	объяснять / объяснить	эзоҳ (шарҳ) додан , баён (маънидод) кардан , таъбир (тафсир) кардан
Ausflug	экскурсия	экскурсия, саёҳат
Vorsicht	осторожность	эҳтиёт, эҳтиёткорӣ
reklamieren	рекламировать	эълон кардан, хабар додан, бо эълон таъриф кардан
gültig	действительный	эътиборнок, боэътибор; таъсирнок, таъсирбахш; ҳақиқи, воқеи; асли
jemand	кто–нибудь	ягон кас , касе , ҳар касе , ки бошад
abschleppen	отбуксировать	ядак (етак) кардан
eins	один, раз	як http://www.ge-li.de/Tadschik/
Stunde	час	як соат
ein	один	як; танҳо, худ, тоқа, якка, фард, воҳид; ягона, фақат
einsam	одинокий	якка , тоқа , танҳо
allein	один , одна , одни	якка ба якка
gemeinsam	совместный, вместе	якҷоя, муштарақ(она), муттафиқ(она); муносиб, мувофиқ
einige	несколько	якчанд , чанде , чанд
Sonntag	воскресенье	якшанбе, рузи якшанбе
Messe	ярмарка	ярмарка
bedeuten	значить	яъне, пас, аз ин мебарояд ки..., маълум аст ки..., гӯед

<http://www.ge-li.de>